

КОҲИШИ ВОРИДОТИ ОРД БА ТОҶИКИСТОН

с.2

ҚАЛЛОБӢ. ҚИНОЯТЕ, КИ АЗ ЗУДБОВАРӢ МЕАФЗОЯД

с.5

АМРИКО ЧАРХБОЛҲОРО БА ТОҶИКИСТОН МЕДИҲАД

с. 4


ТОҶИКИСТОН

№25
(1484)
22.06.22
Оғози
нашр:
март
1992

Рӯзнама зиёд, «Тоҷикистон» яктост!

АКАДЕМИК МИРГАНД ШАҲБОЗОВ:

НИЗОМРО ТАҒЙИР
БОЯД ДОД!



МАРД БОШ, ЗАН!

Паёми Моҳпайкар Ёрова ба бонувони тоҷик

с.14

СУҒД

Ярмаркаи байналмилалӣ 500 меҳмонро ба ҳам овард

с.8-9

ВАҲДАТИ МИЛЛӢ

Сулҳ ба осонӣ ба даст наомадааст

с.3

НИГАРОНӢ

Аз сифати “Парацетамол” розӣ ҳастед?

с.6

“ТОҶИКОН” БА ЗАБОНИ ЁЗБЕКӢ

Чӣ гуна васияти шогирди Бобоҷон Ғафуров иҷро шуд?

с.7

КАНЗИ ШИФО

Давои саратон ёфт шуд?

с.12

ВАРЗИШ

Паҳлавонони тоҷик аз Бишкек чӣ оварданд?

с.15

ARZON.TJ | Сайт объявлений

1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
НА ПРОДАЖУ

Площадь: 49 кв.м

Окна выходят на дорогу и во двор

Очень благоустроенная территория

Район: мост аэропорта

Подземный и открытый паркинг

ВСЕГО ЗА
260 000 СОМОНИ

Объявление
можно увидеть
отсканировав QR код.

ҲАЙАТИ МУШОВАРА

Шариф ҲАМДАМПУР,
Сармухаррир,
раиси хайати мушовара

Усмон РАҲИМЗОДА,
муовини сармухаррир

Одил НОЗИР,
мухаррир

Талбак НАЗАРОВ,
раиси “Сандуки хайрияи
Тоҷикистон”, академик

Мухаммадҷосиф ИМОМЗОДА,
академик

Фарҳод РАҲИМӢ,
президенти АИ Тоҷикистон,
академик

Далер ҶУМӢА,
вазири энергетика
ва захираҳои оби ҶТ

Саидмукаррам
АБДУЛҚОДИРЗОДА,
раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон

Ҷамшед САӢДУЛЛОЕВ,
профессор

Шерали РИЗОӢН,
сиёсатшинос

Абдулмачид УСМОНОВ,
Журналист

Масъуди МИРШОӢИ,
раиси Бунёди Рӯдакӣ Фаронса

Ҳалима ХУШҚАДАМОВА,
Профессор, ҷомеашинос

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Анҷумани “Пайванд”,
Ӣзбекистон

Ҷазлиддин АСОЗОДА,
мухаррири сомонии Pressa.tj

Умед СУЛТОНОВ,
саҳифабанд

МУАССИС:

Ҳайати кормандони ҳафтанома

Ҳафтанома дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №0054/РЗ сабти ном
шудааст.

Дар ҳафтанома матолибе низ ба
нашр мерасанд, ки ба мавқеи идора
мувофиқ нестанд. Барои дар дигар
нашрияҳо ҷоп намудани матолиб
ва иқтибосҳо аз «Тоҷикистон»
зикри манбаъ ҳатмист. Ҳуқуқи
муаллифии ҳамаи матолиби
шумора ба идораи ҳафтаномаи
«Тоҷикистон» тааллуқ дорад
ва тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва байналмилалӣ ҳифз
карда мешаванд. Ҳафтанома аксҳо
ва маводҳои ҷолибро аз шабакаи
Интернет мавриди истифода
қарор медиҳад. Ҳафтанома
масъулияти маводҳои интиқодӣ
ва хусусияти таблиғотино ба дӯш
надорад. Инчунин, ба мазмун ва
санаду рақамҳои маводи ҷопшуда
муаллифони ҷавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84,
tojikiston@pressa.tj

ШУӢБАИ РЕКЛАМА:
ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 3
44 601-35-95
director@tayron.tj

ШУӢБАИ ЭӢЛОН:
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16
238-78-78, 44 640-99-88
ads@rg.tj

ФУРӢШИ РӢЗНОМАӢО ВА ОБУНА
938-66-82-64, 221-41-11
furush@rg.tj

Pressa.tj: ХАБАР МЕДИҲАД

ВОРИДОТИ ОРД БА
ТОҶИКИСТОН КОӢИШ ЁФТ

Аз аввали соли равон вори-
доти орд ба Тоҷикистон 12,5
дарсад коӢиш ёфтааст.

Бино ба иттилои Хадамоти
гумруки Тоҷикистон, дар панҷ
моҳ ба Тоҷикистон беш аз 329,6
ҳазор тонна гандум ба маблағи
умумии беш аз 102,2 миллион
доллар ворид карда шуд. Дар ин
замина афзоиши нарх 10,8 фоиз-
ро ташкил додааст.

Воридоти ин маҳсулот низ аз
рӯйи вази 8,3 фоиз кам шуда, аз
рӯйи арзиш 14,6 фоиз афзудааст.

Гандум ва орд ба Тоҷикистон
асосан аз Қазоқистон ворид
карда мешавад.

Ҳоло бисёре аз кишварҳои
содиркунандаи ин навъи маҳ-
сулот маҳдудиятҳои содиротӣ
ҷорӣ кардаанд, ки дар натиҷа
нархи орд дар саросари ҷаҳон

боло рафтааст.

Имрӯзо ях ҳалта орди
50-килоии истехсоли ватанӣ
350-370 сомонӣ, истехсоли Қазо-
қистон 370-400 сомонӣ аст.
Арзиши ҳалтаҳои орди 10-ки-
лоӣ 75-80 сомонӣ ва 5-килоӣ
40-45 сомониро ташкил ме-
диҳад. Баъзан, дар макони
ордфурӯшӣ чунин менависанд,
вале гапу амали савдогарон ба
навиштаҷот рост намеояд. 1
ҳалта ордро аз 400 сомонӣ ҳам
бештар ба харидорон пеш-
ниҳод мекунанд. Ин бори ав-
вал нест, ки дар мо нархи ғизои
асосии мардум майл ба боло-
равӣ дорад. Ханӯз моҳи март
арзиши як ҳалта орди 50-ки-
лоӣ аз 270-280 то ба 290-325 со-
монӣ зиёд шуда, ба ин тарик,
дар зарфи 2 моҳ сатҳи болоравӣ
тақрибан аз 20% ҳам убур кард.

ДУШАНБЕ СОӢИБИ БОЗ
11 МАКТАБИ НАВ МЕШАВАД

Дар Душанбе 11 муассисаи
нави таҳсилоти миёнаи уму-
мӣи замонавӣ ба истифода
дода мешаванд.

Дар ин бора аз Раёсати ма-
орифи шаҳри Душанбе хабар
дода, афзуданд, ки дар ма-
котиби ҷадид беш аз 9 ҳазор
ҷойи нишаст дар як баст фаро-
ҳам оварда мешавад. Таъ-
кид шудааст, ки бо дастури
раиси шаҳри Душанбе Руста-
ми Эмомалӣ ҷиҳати бунёди

макотиби нав бо ҷалби соҳиб-
корон ҷораҳо андешида шуда
истодаанд.

Масъулини мақомоти ма-
орифи пойтахт мегӯянд, ки
тамоми макотиби ҷадид бо
таҷхизоти замонавӣ таъмин
хоҳанд шуд. Ин дар ҳолест, ки
қаблан масъулини Вазорати
маориф ва илми Тоҷикистон
яке аз мушкилотро дар ин соҳа
норасонии ҷойи нишаст дар
муассисаҳои таълимӣ арзёбӣ
карданд.

ПОЛИКАВИН-РУИ СУРХИ МАРДОН АСТ!

Мушкилоти сусткамарӣ ва безурриётӣ солҳои
охир дар миёни мардон ва занон зиёд шудааст.

Поликавин боҳро қувват бахшида, шавқу рағбати
шаҳвонии марду занро барқарор месозад.
Фаъолияти ҷинсӣ ва сусткамарино ба низом
медарорад. Тавлиди нутфаро зиёд мекунад.

Поликавин мисли дигар давоҳои кимиёӣ, дилбеҳузурӣ ва
фишори хунро ба вучуд намеорад, баръакс кори дилро
мӯътадил мегардонад.

Аз дорухонаҳо пурсон шавед!



Маҳсулот дорони сертификат аст.

САРИ САБЗ



Раҳматулло ХОШИМ,
Ҳофизи халқии Тоҷикистон

- Бурди падари ман ин буд, ки бисёр
рамузфаҳм буд ва медонист, ки дар кучо
чӣ бихонад ва дар кучои дигар худдорӣ
кунад ва истиҳола варзад.

- Воқеан, давраҳои фаъолияти эҷодӣ
устоди пурмахсул Одина Ҳошим барои
ислоҳ шудани сарояндаҳои навбарома-
ди “ҳарҷихон”-у “ҳарҷохон” намунаи
ибрат аст.



Мавзуна САНГИНОВА,
молики коргоҳи таъмири
автомобил

- Барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ
камаш 20 маротиба пойтахт сафар на-
муда, ҷор моҳ шабу рӯз меҳнат кардам.
Бовариам набуд, ки ғолиби озмун ме-
шавам, чун маблағи аз ҳама зиёдро ман
талаб карда будам.

- Хайр, ҷӣ, фикр кардед, ки дарёфт
кардани грант ва он ҳам ба маблағи
зиёд, осон аст!?



Маҳмуд КАМОЛОВ,
сардори идораи обёрӣ дар
ноҳияи А. Ҷомӣ

- Нохияи Абдурахмони Ҷомӣ аз сатҳи
оби дарёи Вахш зиёда аз 17 метр паст
мебошад. Аз ин ҳисоб заминҳо бештар
аз гардиши кишоварзӣ берун мемонанд.

- Ба умеди Худо ҳам шаведу буттаро
ҳам маҳкам доред, рафиқ сардор! Бечора
дарёи Вахш гунаҳкор!? Айбро аз дарё не,
аз заҳбури заҳкашҳои пуропури партов
ҷӯед!



ЗАХАРОВА ДАР ПИРОӢАНИ ЧАКАН

Мария Захарова, намо-
яндаи расмӣи Вазорати
корҳои хориҷии Русия дар
шабақаҳои иҷтимоӣ аксҳо-
ро нашр кард, ки дар онҳо ӯ
бо пирӯҳани тоҷикии чакан
зоҳир мешавад.

Дар яке аз аксҳо Мария За-
харова куртаи чакани тоҷикӣ
дар тан дар ҳоле сабт шудааст,

ки аз пасаш
гунбазҳои за-
рандуди кали-
со менамоянд.
Дар акси дигар
ӯ боз ҳам кур-
таи чакан дар
тан ҳамроҳи
духтараш ва
ичроқунандаи
накши Гург
дар ҷараёни
наворгирии
филми нав дар
бораи Кӯлоҳ-

сурхак (Красная Шапочка) акс
гирифтааст.

Бино ба хабарҳо, Захаро-
ва дар маросими ифтитоҳи
Ҳафтаи мӯд дар Маскав низ
бо куртаи чакан зоҳир шуда-
аст. Ҳафтаи мӯдро тарроҳи
шинохтаи рус Вячеслав Зай-
тсев ташкил кард. Бисёриҳо
дар зерӣ аксҳои Захарова на-
виштаанд, ки чакани тоҷикӣ
ба ӯ хеле зебидааст.

Мария Захарова 46 сол до-
шта, қариб 7 сол боз намоян-
даи расмӣ, ё ба истилоҳ су-
хангӯи рақами яки Вазорати
корҳои хориҷии Русия мебо-
шад. Захарова дар ин мақом
бо интиқодҳои намакину гоҳо
хеле тунду тезаш аз кишварҳои
Ғарб ва роҳбарони онҳо ном
баровардааст. Аммо дар бораи
Тоҷикистон, тавре ба мушоҳи-
да мерасад, ӯ ҳамеша бо лаҳ-
ни гарм ва маъмулан ҳарфҳои
мусбат менависад.

РАСИДАН БА СУЛҲ ОСОН НАБУД!

Таҷрибаи ҷанг ва сулҳи Тоҷикистон

27-уми июни соли равон Тоҷикистон 25-умин солгарди ҷашни Ваҳдати миллиро таҷлил мекунад. Маҳз дар ин рӯзи соли 1997 ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ дар кишвар хотима ёфт ва Тоҷикистони соҳиби-стиқлол ба сулҳу озоиш расид. Аксари коршиносон сулҳро дастоварди беназири Тоҷикистон медоданд, ки бо душворӣ ба даст омадааст.

Хатари нобудшавии кишвар

Баробари ба даст овардани истиқлол Тоҷикистон ба бухро-ни шадидаи сиёсӣ печид. Пайдо шудани гуруҳҳои мухталифи манфиатҳои дар кишвар боиси сар задани ҷанги шаҳрвандӣ шуд. Дар пайи шиддат гирифтани низоъҳои миёни гуруҳҳои манфиатҳои, ки кишварро ба минтақаҳои тақсими карда буданд, хатари нобудшавии давлати Тоҷикистон пеш омада буд. Албатта, дар ин амр даҳлаҳои хориҷӣ низ буд.



Профессор Абдунабӣ Сатторзода, ки иштирокчи бевоситаи раванди сулҳи тоҷикон буд, ин нуктаро чунин шарҳ ме-
дихад: “Нияти ташкили Ҷумҳурии Бадахшон, кӯшиши таълифи Қонуни асосии Ҷумҳурии Бадахшон, бастани роҳҳо ва тарқондани пулҳои мошингузар дар шимоли кишвар, ҳамлаи мусаллаҳона ба вилояти Суғд аз хоки кишвари ҳамсоя, эълони Ҷумҳурии исломии Ғарм ва ғайра гувоҳи равшани ба вартаи нобудӣ расонидани кишвар буд”.

Қатлу қуштору ғорат ва низоъҳои шадидаи дохилӣ садҳо ҳазор сокини кишварро дар нахустин солҳои ин ҳаводис ба муҳочирати дохиливу хориҷӣ кашонд. Бино ба маълумоти СММ, танҳо тайи соли 1992 муҳочирони иҷбории дохилӣ тахминан ба 1 млн нафар ва дар давлатҳои ИДМ ба 195 ҳазор нафар мерасид.

Давоми солҳои 1992 то 1994

ин муноқишаҳо миллионҳо доллар хисороти оварда, даҳҳо ҳазор нафарро қурбонӣ ва ҳазорон оиларо гурезаву бесаробон ва бехонаву бе ҷою макон кард. Теъдоди қурбонӣҳои ин ҷанг беш аз 150 ҳазор нафар гуфта мешавад.

Талош барои сулҳ

Дар чунин лаҳзоти ҳассос ягона роҳи раҳӣ ва наҷоти миллати гуфтушунид ва музокирот буд. Заминаи ин амр ҳанӯз дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд соли 1992 оғоз гардид. Дигар ин ки, мардуми тоҷик, ҷӣ саркардаи гуруҳҳо ва ҷӣ нафарони одӣ аз ҷанг хаста шуда, хостори сулҳи пойдор дар кишвар буданд.



Профессор Иброҳим Усмонов, ки шоҳиди бевоситаи сулҳ буд, ин нуктаро таъкид ме-
кунад.

“Ҷойи баҳс нест, ки агар ҳудуди тоҷикон намехостанд, дар Тоҷикистон сулҳ ҳанӯз барқарор намешуд”, - мегӯяд номбурда.

Ҳамчунин, ба таъкиди коришиносон, идома ёфтани муқовимати мусаллаҳона дар Тоҷикистон на танҳо ба манфиати тарафҳои даргир набуд, балки ба манфиатҳои геополитики Русия, Эрон ва кишварҳои дигар, ки аз ягон ҷиҳат ин ва ё он тарафи тоҷиконро дастгирӣ мекарданд, низ рост намеомад. “Дар ин бора Евгений Примаков, сардори вақти сервис амниятии Русия, ки барҳақ яке аз поягузори асосии музоки-

роти сулҳи тоҷикон ба шумор меравад, дар китобаш “Солҳое, ки дар майдони сиёсати бузург будам” дар фасли ҷудогонае зери унвони “Роҳҳои ҳалли ошти тоҷикон (Аз Аҳмадшоҳ то Нурӣ)” ба таври ғошӯғӣ бо овардани далелҳои мантиқӣ таъкид намудааст, ки “идомаи минбаъдаи вазъи номуътадил дар Тоҷикистон ҳам барои Русия ва ҳам барои Эрон манфиат надошт ва ба ҷуз музокирот чораи дигаре набуд”, - мегӯяд Абдунабӣ Сатторзода.

Ҳамин тавр, гуфтугӯ миёни ҷониби ҳукумат ва муҳолифин барои музокирот аз моҳи апрели соли 1994 дар Маскав оғоз шуд. Бо гузашти чанд давра дар Алмаато, Техрон, Ашхобод, Исландия ва ахиран дар Маскав нерӯҳои муҳолифин ва ҳукумат ба мувофиқа расиданд. Ҳамин тавр, 27-уми июни соли 1997 дар Кремли шаҳри Маскав дар нухумин гуфтушуниди сулҳ дар Маскав Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид ва ба ҷанги панҷсолаи дохилӣ хотима бахшид.

Мухимтарин дастоварди ин санад барқароридани гурезаҳои тоҷик аз кишвари ҳамсояи Афғонистон буд.

Сулҳ ба осонӣ ба даст наомадааст!

Коршиносон ва иштирокчиёни раванди музокирот мегӯянд, ки сулҳ барои Тоҷикистон ба осонӣ ба даст наомадааст. Ра-

ванди сулҳи тоҷикон рӯйдоди душворе буд, ки сарнавишти миллати тоҷикро муайян намуда, заминаи муттаҳидӣ ва якпорчагии онро фароҳам сохт ва киштии давлатдорӣ тоҷиконро аз ғарқшавӣ наҷот дод.

“Натиҷаи ҳамин боло гирифтани дарки ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар ҷомеаи тоҷик буд, ки мо ба шарофати он ба дарёфти ошти миллӣ ва сулҳу салоҳ, ризоият, оромиву осудагӣ, озодии баён ва эътиқод, ҷандандешӣ, низомии бисёрҷизбӣ, таъсиси ниҳодҳои демократӣ ва шаҳрвандӣ рӯ овардем”, - мегӯяд Абдунабӣ Сатторзода.



“Умуман сулҳе, ки дар Тоҷикистон бо душвории зиёд, бар ивази ҳуни ҳазорон ҳамватанони мо ба даст омадааст, дар миқёси умумичаҳонӣ рӯйдоди беназир ва намунаи ҳалли муҳолифат ва низоъҳои миллии хонаводагӣ, ки имрӯз дар ғушаву канори гуногуни олам ба назар мерасанд, эътироф шудааст”, - мегӯяд **полковники мустафӣ Хайрулло Хайдаров**, ки узви Комиссияи ошти миллӣ буд.

Профессор Абдунабӣ Сатторзода мегӯяд, барои он ки аз таҷрибаи нодири сулҳи тоҷикон сабақҳои даркорӣ гирифта бошем ва дигар ба иштибоҳоте, ки солҳои 1990-ум карда будем, роҳ надихем, онро бояд ҳамаҷониба омӯхт ва дар мактабу донишгоҳҳо омӯзонд.

О. СОҶИБЗОДА

МАВҚЕЪ



АБДУЛЛОҲИ РАҲНАМО

ДУ ФАҲМИШИ ВАҲДАТ

Ба имзо расидани «Со-зишномаи умумӣ оид ба истиқрори сулҳ ва ризоия-ти миллӣ дар Тоҷикистон» дар рӯзи 27-уми июни соли 1997 дар ҳақиқат оғози як марҳилаи муҳими таърихӣ дар сарнавишти давлату миллати мо буда, рӯзи қабули он ҳамчун Рӯзи ваҳдати миллӣ ёдоварӣ ва ҷашн гирифта мешавад.

Ин ҷашн на танҳо рӯзи бузургдошти ҳудуди он санаи таърихӣ, балки рӯзи бузургдошти ҳудуди ин арзиши меҳварӣ, яъне ваҳдати миллӣ мебошад. Ин аст, ки Рӯзи ваҳдат барои мо бояд ҳам рӯзи ҷашну хушӣву ёдовариву кадронӣ бошад ва ҳам рӯзи андешаву арзёбӣву хушдору хушёрӣ.

Аммо баррасии маҷмуаи дидгоҳҳо дар бораи ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон ва сатҳи амалии он нишон ме-диханд, ки ҳоло дар фазои фикриву иттилоотӣ ду фаҳмиши ин мафҳум қорбурд дорад ва вазъияти он аз ду назар арзёбӣ мегардад.

Фаҳмиши аввал мафҳуми ваҳдатро дар доираи ҳамон Созишномаи умумии сулҳи соли 1997, яъне таъвофуқи тарафҳои ҷанги шаҳрвандӣ фаҳмида, будан ё набудани сулҳу ваҳдатро дар идома доштан ё надоштани ҳамон сифаи муносибатҳои сиёсӣ идорӣ медонад. Албатта, дар солҳои аввали баъдичангӣ ваҳдат асосан ба ҳамин маъно фаҳмида шуда, маҳз ҳамзистии ҷонибҳои ҷанги шаҳрвандӣ, ки нерӯҳои бонуфузтарини сиёсӣ низомии он марҳила буданд, ҷиғунагии вазъияти сиёсӣ ҷамъияти ва амниятии кишварро дар он давра муайян мекард.

(Давомаш дар саҳ.5)

ARZON.TJ | Сайт объявлений

Очень дешево!

**1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА В АРЕНДУ**

850 сомони

Объявление можно увидеть
отсканировав QR код.



www.arzon.tj
Посетите наш сайт



Больше информации
по номеру
(+992) 000-88-29-18



Қосим-Жомарт Тоқаев:

ИСТИҚЛОЛИ ЛУГАНСКУ ДОНЕТСКРО ЭЪТИРОФ НАМЕКУНЕМ!

Президенти Қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев дар рӯ ба рӯи Президенти Русия Владимир Путин гуфт, ки кишвараш истиқлоли Ҷумҳурии Мардумии Донецк (ДНР) ва "Ҷумҳурии Мардумии Луганск" (ЛНР)-ро эътироф намекунад. Ин дар ҳолат, ки чанде пеш Путин истиқлоли ин ду воҳиди маъмуриро, ки қаблан ду вилояти Украина буданд, эълон кард...



Изҳороти ногаҳонӣ

Президенти Қазоқистон дар Нишастии байналмилалӣ иқтисодӣ дар Санкт-Петербург ба суоли Маргарита Симонян дар мавриди мавқеи Қазоқистон ба амалиёти вижаи Русия дар Украина посух дод.

Ӯ гуфт, дар Қазоқистон дар бораи ҷанг дар Украина дидгоҳҳои гуногун вучуд доранд, чун онҳо ҷомеаи шахрвандӣ пешрафта аст.

Тоқаев дар идома гуфт: "Агар ҳукуки миллатҳо ба худмуайянӣ кунӣ татбиқ шавад, он гоҳ дар рӯи замин ба ҷойи 193 давлат зиёда аз 500-600 давлат ба вучуд хоҳад омад. Бесарусомонӣ хоҳад шуд. Ба ин далел, мо на Тайванро эътироф мекунем, на Косово, на Осетияи Ҷанубӣ ва на Абхазистонро. Ин усул ба қаламравҳои ба ном давлат, ки ба назари мо, Луганск ва Донецк мебошанд, низ татбиқ хоҳад шуд".

Посухи Тоқаев барои Путин ногаҳонӣ буд.

Владимир Путин рӯзи 21-уми февралӣ имсол ва ҳамагӣ се рӯз пеш аз оғози амалиёти низомии кишвараш дар Украина, ки расонаҳои ғарбӣ онро ҳамла меноманд, истиқлоли ба ном

"ДНР" ва "ЛНР"-ро ба расмӣ шинохт. Ин кори ӯ норозигии Киев ва сарони НАТО-ву Ғарбро ба бор овард.

Ҳоло қисмати бештари вилояти Луганск дар Украина зери назорати ҷудоиталабони тахти химояти Маскав қарор дорад. Дар вилояти Донецк танҳо қисман ҷудоиталабон ҳукумат доранд. Барои пурра зери назорат гирифтани харду минтақа неруҳои Украина ва Русия мубориза доранд.

Русия соли 2014 назарпурсӣ анҷом дод ва Қриму Севастополро худуди Русия эълон кард. Украина ин минтақаро хоки худ медонад ва аксар кишварҳои дунё низ Қримро дар ҳайати Русия эътироф накардаанд.

Аз Ордени низ даст кашид

Изҳороти Тоқаев ягона кори ғайримаммулии ӯ зимни сафари ахираш ба Русия нест. Сухангӯи Қосим-Жомарт Тоқаев идао кардааст, ки Президенти Қазоқистон аз гирифтани ордени барои ҳамкорӣ бо Русия низ даст кашид.

Руслан Желдибой рӯзи шанбе ба сомонӣ "Власть" гуфтааст,

Тоқаев тасмим гирифт, ки то поёни давраи президентияш ҷоиза дохилӣ ва хориҷӣ намегирад. Ӯ афзудааст, ки президенти Қазоқистон ба қариб аз гирифтани ордени Александр Невский - яке аз мукофотҳои муҳими Русия низ парҳез кард. Ордени Александр Невскийро ба сиёсатмадорони хориҷӣ ва барои хидматҳои дар рушди ҳамкорӣ бо Русия мебахшанд. Сухангӯи Кремл Дмитрий Песков рӯзи 18-уми июн ба баъзе расонаҳо гуфтааст, ки нақшаи тақдими ҷоиза ба Тоқаев дар Русия вучуд надорад.

Қосим-Жомарт Тоқаев дар қараёни сафари худ ба Бишкек дар моҳи майи имсол аз гирифтани ордени Манас, дараҷаи I низ даст кашид ба буд.

Русия иштибоҳ мекунад

Президенти Қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев зимни сухабати рӯ ба рӯ бо Путин дар ҳузури хабарнигорон аз иддаҳои элитаи сиёсӣ идеологии Русия нисбати Қазоқистон изҳори норизой кард. "Вақтҳои охир нафароне пайдо шудаанд, ки дар мавриди Қазоқистон суханҳои

нодурӯстро раво мебинанд, истиқлоли кишвари моро зери суол мебаранд, якпорчагии моро намехоҳанд. Дар шароити феълӣ ин ба манфиати Русия нест", - гуфт Тоқаев. Ҳамчунин, Тоқаев дар сухабат бо телевизиони "Россия 24" дар бораи қалби неруҳои Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ (СПАД) ба Алмаато дар қараёни ҳодисаҳои моҳи январ изҳори назар кардааст.

Тоқаев гуфтааст, ки "баъзеҳо дар Русия вазъро тамоман нодуруст арзёбӣ мекунанд ва мегӯянд, ки Русия Қазоқистонро "наҷот дод" ва Нурсултон акнун бояд ҳамеша "ба Москва таъзим ва хидмат кунад".

"Ба назари ман, ин далелҳои қомилан беасос ва аз воқеият дур ҳастанд", - афзудааст Тоқаев. Президенти Қазоқистон илова кардааст, ки СПАД "як неруи маҳдуд" - ғаро ба Алматы фири-стода буд ва "онҳо аз рӯзи ворид шудани онҳо ба шаҳр хатто як тир ҳам напарронданд".

Изҳороти тезутунди Тоқев дар сафари ахираш ба Русия номи ӯро вирои забонҳо кардааст. Матбуоти Ғарб пайваста аз Тоқаев иқтибос меорад ва ӯро президенти озодиҳои мустақил муаррифӣ мекунанд.

НАБЕРАИ ГАНДӢ АЗ КУРСИИ ПРЕЗИДЕНТӢ ДАСТ КАШИД

Гопалкришна Гандӣ, на-бери Маҳатма Гандӣ ва гу-бернатори собиқӣ иёлати Бенгалияи Ғарбӣ пешниҳоди номзадӣ ба курсии раёсатҷумҳурии Ҳинд дар инти-хоботи қарибулвукӯро рад кард.

Дар соли 2017 Гопалкришна Гандӣ номзад ба мақоми нои-би президенти Ҳиндустон буд, аммо дар раёйдихӣ аз тарафи ноиби президенти феълӣ Вен-кая Найд мағлуб шуд.

Қарор аст, ки кулли мухо-лифини Ҳинд дар интихоботи раёсатҷумҳурии танҳо як номзад пешниҳод мекунанд ва он ҳам рӯзи сешанбеи 21-уми июн ин-тихобу эълон хоҳад шуд.



КОМИЛОВ АЗ ТОЛИБОН ЧӢ ХОСТ?

Мақомдорони ўзбек тахти роҳбарии Абдулазиз Коми-лов, вазири умури хориҷии собиқ ва ноиби феълӣи да-бири Шӯрои амнияи Ўзбе-кистон дар Афғонистон қарор доранд.

Сирочиддин Ҳаққонӣ, ва-зири умури дохилии ҳукумати толибҳо ба мақомдорони Ўзбе-кистон таъмини амнияти ко-мили тарххоро дар қаламрави Афғонистон қафолат додааст.

Ба иттилои Sputnik Афғо-нистон, Абдулазиз Комилов, ноиби дабири Шӯрои амния-ти Ўзбекистон ва фири-стодаи вижаи ин кишвар Исматулло Иргашев бо Ҳаққонӣ масоили амниятиро баррасӣ намудаанд.

Ҳайати Ўзбекистон махсу-сан аз толибҳо даъват кардааст, ки ба таъмини амнияти тархи роҳи охани Тирмиз - Пешо-вар таваҷҷуҳ диҳанд, ки ба суди кишварҳои минтақа ва махсусан Афғонистон арзёбӣ мешавад.

Ҷониби толибҳо ба мақом-дорони ўзбек итминон додааст, ки амнияти тамоми тархҳо ва махсусан лоиҳаҳо бо иштиро-ки Ўзбекистон тахти назорати вижа қарор доранд.

Дар зимн Абдулғанӣ Баро-дар, ноиби сарвазири ҳукумати толибҳо хабар додаст, ки ҷони-би Ўзбекистон хостори оғози амалии тархҳо, аз ҷумла дар бахши роҳи охану таъминоти нерӯ гардиданд.

Майкл Курилла:

ЧАРХБОЛҲОРО БА ТОҶИКИСТОН МЕДИҶЕМ, НА БА ТОЛИБОН!



Рӯзҳои 15-16-уми июн Фар-мондеҳи Фармондеҳии Марка-зии Қувваҳои Мусаллаҳи ИМА генерал Майкл Эрик Курилла аз Тоҷикистон боздид намуд.

Дар доираи сафар ӯ бо прези-денти ҷумҳурӣ, вазири муҳофиза, сардори Ситоди кулли Қувваҳои мусаллаҳ, муовини раиси ҚДАМ Тоҷикистон дидору гуфтушунӣ намуда, масоили талоши муштарак оид ба таҳкими амнияти марзҳо, рафъи таҳдиду ҷолишҳои минтақавӣ ва дастгирии Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистонро баррасӣ кард.

Дар посухи хаттӣ ба саволҳои журналистон дар мавриди ҳада-фи сафар ба Тоҷикистон ӯ изҳор

намудааст, ки меҳост аз раҳбарияти Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ назарашонро оид ба мушкилоти таъмини амният бифаҳмад.

Дар бораи баргاردонидани чархболҳои Афғонистон, ки дар Тоҷикистон боқӣ мондаанд, шу-морони онҳо ва дар робита ба он, ки Ўзбекистон аллакай тасмим гирифтааст онҳоро баргардонад, Эрик Курилла ба Қувваҳои мусал-лаҳи Тоҷикистон барои дар ҳолати бехатар нигоҳ доштани онҳо изҳори миннатдорӣ кардааст.

- Ба Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон барои таъмини бе-хатарии чархболҳои Неруҳои ҳарбӣ-ҳавоии ИМА, ки моҳи августи соли гузашта ба ин ҷо оварда шуда буданд, изҳори

миннатдорӣ мекунем. Бо вучуди таҳдиду талабҳои ҷандинакратии толибон оид ба баргاردонидани онҳо, чархболҳо ба толибон бар-гاردонида намешаванд, зеро ба онҳо тааллуқ надоранд, - иброз доштааст ӯ.

Ба гуфтаи генерали амриқой, ИМА бо ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати муайян кардани тарзи бехатарии истифодаи пурсамар ва хидматрасонӣ ба чархболҳо гуфтушунӣ машварат мекунанд.

- Шояд чанде аз чархболҳо ба ҳукумати Тоҷикистон диҳем. Ҳоло дақиқ гуфта наметавонам, ки қай, вале ҳамаҷониба қўшиш ба харҷ дода истодаем, ки ин ма-съларо ҳаллу фасл кунем, - илова кардааст Майкл Курилла.



А. ҲИҚМАТУЛЛОЗОДА,
муовини якуми Прокурори
генералии ҚТ, мушовири
давлатии адлияи дараҷаи 3

**Солҳои охир дар кишвар ҷи-
ноятӣ қаллобӣ меафзояд, ки
ин боиси нигаронӣ аст. Барои
мисол дар соли 2021 назар ба
соли 2020 ҷиноятӣ қаллобӣ
16,4% зиёд ба қайд гирифта
шудааст.**

Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
Паёмашон ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз
доштанд, ки “Риоя нагардидани
талаботи қонун боиси поймол-
шавии ҳуқуқи инсон, манфи-
атҳои давлату ҷомеа, ташкилоту
муассисаҳо, қонуниятро адолат,
афзоиши ҷинояткорӣ ва бени-
зомӣ мегардад”.

Яке аз зухуроти номатлуби
солҳои охир дар соҳаи муно-
сибатҳои тичоратиро иқтисодӣ
- ин қаллобӣ мебошад, ки та-
вассути баъзе ашхоси макқору
манфиатҷӯи арзи ҳастӣ намуда,
ба муносибат ва боварии бай-
ниҳамдигарӣ дар ҷомеа доғи
сиёҳ мегузорад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд,
ки бештари ҷиноятҳои қал-
лобӣ ба муносибатҳои ҳуқуқии
алоқаманд ба хариду фурӯши
манзил, замин, воситаҳои нақ-
лиёт, додани гирифтани қарз ва
амсоли он марбут мебошанд.

Дар баъзе мавридҳо хангоми
бастанӣ аҳдҳо оид ба хариду
фурӯши манзили истикоматӣ
шахсонӣ алоҳида бо роҳи фи-
реб як манзили истикоматиро
ба чанд нафар мефурӯшанд.

Масалан, шаҳрвандон Авғо-
нов Ф. М. ва Ҳалимов С. А. аз
моҳи январӣ соли 2021 то моҳи
июни соли 2021 ба боварии як
катор шаҳрвандон даромада,
худро ба сифати тичораткор ва
сохтмончиӣ биноҳои баландо-
шӯна муаррифӣ намуда, аз 11
нафар дар маҷмӯъ 1 197 000 со-
монӣ гирифта, ваъда додаанд,
ки ба онҳо дар бинои баландо-
шӯнаи сохташаванда манзилҳои
истикоматӣ ҷудо хоҳанд намуд.

Номбурдагон пас аз гириф-
тани маблағҳо амалеро иҷро на-
карда, маблағҳои гирифташонро
ба манфиатҳои шахсияшон
сарф карда, ба ҷабрдидагон (11
нафар) ба миқдори махсусан ка-
лон зарари моддӣ расонидаанд.

Ё худ, роҳбари ҚДММ “Са-
мад-2000” Саидҷаъфарӣ Мир-
зорачаб соли 2017 ба боварии 28
шаҳрванд даромада, бо роҳи фи-

ҚАЛЛОБӢ

ҶИНОЯТЕ, КИ АЗ ЗУДБОВАРӢ МЕАФЗОЯД

ребу найранг аз онҳо дар маҷмӯъ
беш аз 3 млн сомонӣ гирифта,
тибқи шартнома уҳдадорӣ ги-
рифтааст, ки ба онҳо аз бинои
баландошӯнаи истикоматӣ дар
шаҳри Ваҳдат манзили истико-
матӣ омода карда медиҳад. Ам-
мо, аз уҳдадорӣҳои шартномавӣ
сарпечӣ намуда, ба онҳо манзи-
ли истикоматӣ намода, зарари
махсусан калони моддӣ расо-
нидааст.

Дар ҳарду ҳолат ҳам нисбат
ба ин қаллобон парвандаҳои ҷи-
ноятӣ оғоз гардида, бо анҷоми
тафтишоти пешакӣ ба суд ирсол
карда шудаанд.

қунонидааст, ки ин маблағро
бо ғоизаш ба ӯ бармегардонад.
Аммо, қаллоб пулро ба ман-
фиати шахсияш сарф намуда,
ба Султонов У. Ғ. ягон миқ-
дор маблағ намодааст. Нисба-
ти номбурда чораи дахлдори
қонунӣ андешида шудааст.
Чунин мисолҳоро дар таҷри-
баи тафтишотиву судӣ бисёр
воҳӯрдан мумкин аст. Қалло-
бон роҳҳои фиребу макрро хуб
омӯхта, ашхоси соддаву зудбо-
варро осон ба ҳадаф мегиранд
ва шаҳрвандон бояд аз фире-
би чунин нафарони беинсоф
эҳтиёт бошанд.

Х. даромадан, тавассути телефо-
ни мобилӣ аксҳои як автомаши-
наеро гирифта, равон кардааст.

Искандаров Х. С. баъди дида-
ни аксҳои автомашинаи тамғаи
“Тайота Камри” ба Амирахтам-
ов Х. Р. бовар карда, ҷиҳати
харидани автомашинаи мазкур
розӣ шуда, ба номбурда 7500
доллари ИМА фириристодааст.
Баъди ин маблағро гирифтани
Амирахтамов Х. Р. ғайб задааст.
Чунин мисолҳо хеле зиёданд.

Мутаасифона, то ба имрӯз
ҷиноятҳои қаллобӣ, дар маври-
ди ҷудокунӣ китъаҳои замин
бо истифодаи ҳолатҳои зиёди



Чунин мисолҳоро бисёр овар-
дан мумкин аст, ки шаҳрвандон,
бахусус дар мавриди саҳмгузорӣ
дар бунёди манзилҳои истико-
матии бисёршӯна ба доми ма-
кри қаллобон афтида, зарари
калони моддӣ мебинанд.

Ба назар мерасад, ки қонун-
гузори амалкунандаи ҷумҳурий
дар ин самт ба тақмил ниёз до-
шта, зарурати пурзӯр намудани
кафолатҳои ҳуқуқии устувории
муносибатҳои шартномавӣ,
мақсаднок истифодабарии ма-
блағҳои ба сифати саҳм супо-
ридаи шаҳрвандон ва сари вақт
ба анҷом расонидани сохтмони
биноҳо тариқи ба роҳ мондани
назорати махсусгардонидашу-
даи давлатӣ дар ин самт ба миён
омадааст.

Солҳои охир вобаста ба вазъи
иҷтимоию иқтисодӣ ва дигар
омилҳо ҳодисаҳои фиреб наму-
дани шаҳрвандон дар масъалаи
қарзгирӣ ва қарздихӣ бо ғоиз
зиёд ба миён меояд. Гуруҳҳои
пайдо шудаанд, ки шаҳрван-
донро ба доми худ афтонда, бо
ваъдаи додани ғоизи баланд
маблағҳои онҳоро ба даст да-
роварда, минбаъд аз баргардо-
нидани ин маблағҳо саркашӣ
менамоянд.

Чунончи шаҳрванд Нурул-
лоев Қ. А. ба боварии шаҳрванд
Султонов У. Ғ. даромада, ба
миқдори 37000 доллари ИМА
гирифта, номбурдаро бовар

Ҳамзамон, бояд зикр намуд,
ки таҳлили ҷиноятҳои қалло-
бии алоқаманд ба қарзгирии
шаҳрвандон нишон дод, ки он
дар баъзе ҳолатҳо дар заминаи
баднафсии худӣ ҷабрдидагон
ба амал меояд. Зеро аксарияти
ҷабрдидагон бо мақсади гириф-
тани ғоизи баланд, яъне даро-
мади муфт ба доми қаллобон
меафтанд.

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон низ
бояд аз доми фиреби қаллобон
дурӣ ҷуста, аз қарзгирӣ ва қарз-
дихӣ бо ғоиз худдорӣ намуда,
банди ҳавову ҳаваси гирифтани
ғоизи баланд нагардида, аз ҷи
тавр бозпасгардонии амонатҳо-
яшон андеша намоянд.

Дар бисёр ҳолатҳо қаллобон
гирифтани қарз барои тичорат
ва ба нася гирифтани воситаҳои
нақлиётро ҳамчун воситаи фи-
реб истифода бурда, шумораи
зиёди шаҳрвандонро ба доми
худ мекашанд.

Чунончи, шаҳрванд Ами-
рахтамов Х. Р. моҳи майи со-
ли 2021 ба телефони мобилии
Искандарзода С. Х. занг зада,
ӯро бовар қунонидааст, ки дар
Ҷумҳурии Қазокистон қарор
дошта, аз он ҷо як адад автома-
шинаи тамғаи “Тайота Камри”-
ро бо нархи арзон ва бидуни
барасмиятдарории гумрукӣ
бар ивази 7500 доллари ИМА
дарёфт кардааст. Дар як вақт ба-
роӣ ба боварии Искандарзода С.

тасарруфи маблағҳои пулии
шаҳрвандон ҷой дорад.

Дигар шаклҳои нисбатан
пахншудаи қаллобӣ - ин биду-
ни нияти баргардонидани қарз,
аз тариқи нася гирифтани ма-
блағҳои пулӣ ё молу маҳсулот аз
шаҳрвандон, бо фиреб ба гарав
гузаштани манзилҳои истико-
матии дигарон ва бо ин васи-
ла гирифтани қарзҳои бонкӣ,
дидаву дониста мавриди хариду
фурӯш қарор додани манзилҳои
истикоматӣ ва дигар молу мул-
ки баҳснок мебошад.

Аз омӯзиши мурочиатҳо оид
ба масъалаи мазкур бармеояд,
ки ҳар як мурочиати даҳуми
шаҳрвандон, ки ба мақомоти
хифзи ҳуқуқи ҷумҳурий ворид
мегардад, қарзгирӣ ва қарздихӣ
бо ғоиз мебошад.

Аксари айбдоршавандагон ҷун-
қоида дар номи худ молу мулк
надошта, дар рафти тафтишот
муайян кардани молу мулки ба
номи дигар қас номнависшуда,
ҳамчунин дар қучо сарф шуда-
ни маблағҳои тасарруфнамудаи
онҳо ба мақомоти тафтишотӣ
мушқилӣ эҷод менамоянд.

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон бо-
яд дар мавриди бастанӣ аҳдҳои
тиҷоратӣ эҳтиёткорӣ намуда,
танҳо хангоми эътимоднок бу-
дани аҳд ва мавҷуд будани ка-
фолатҳои нарасидани зиён ба
манфиатҳои худ ба чунин иқдом
даст зананд.

ДУ ФАҲМИШИ ВАҲДАТ

(Аввалаш дар саҳ.3)

Бинобар ин, дар он марҳила
махз ба ҳамон маъно фаҳми-
дани ваҳдати миллий дуруст ва
воқеъбинона буд, зеро ташан-
нучи муносибати ду ҷониби
он ихтилоф метавонист боиси
ташаннучи вазъияти сиёсӣю
амниятии тамоми кишвар гар-
дад. Аммо имрӯз ба ин маъно
фаҳмидани мафҳуми ваҳдат
дигар аз бисёр ҷиҳат воқеияти
ҷомеаи Тоҷикистонро ифода
карда наметавонад.

Фаҳмиши дуввум, яъне
фаҳмиши фарогиртари ваҳда-
ти миллий ба он маъност, ки
дар ин 24 соли пас аз имзо ва
татбиқи Созишномаи сулҳи
соли 1997 мафҳуми ваҳдат дар
Тоҷикистон ба таври бунёдӣ
тахаввул ёфта, акнун на танҳо
ба маънои муносибати ду тара-
фи он санади таърихӣ, балки
ба маънои муттаҳидии умумии
аксари аҳли ҷомеа дар атрофи
арзишҳо, мафҳумҳо ва манфи-
атҳои умумимиллӣ истифода
мешавад.

Зарурати истифодаи чунин
фаҳмиши васеъ ва фарогирӣ
мафҳуми ваҳдати миллий, пеш
аз ҳама аз он бармеояд, ки дар
тӯли ин 24 сол дар кишвар баъ-
зе таҳаввулотӣ амике ба вучуд
омаданд, ки дар назар наги-
рифтани онҳо худфиребии
махз мебуд.

Аввалан, дар ин марҳила,
яъне 24 соли охир, худӣ тар-
киби аҳолии кишвар ба таври
ҷиддӣ тағйир ёфтааст. Маса-
лан, дар муқоиса бо соли 1997,
насле, ки ҳоло 40-сола аст, он
вақт ҳамагӣ 16-сола, яъне хо-
нандагони синфҳои 9-10-уми
мактаби миёна буданд. Насле,
ки имрӯз 30-солаанд, он вақт
ҳамагӣ 6-сола, яъне тарбият-
гирандагони боғчаҳои кӯдакон
буданд. 25-солаҳо ҳамагӣ 1-со-
ла ва 20-солаҳо ханӯз умуман
ба дунё наомада буданд.

Яъне аҳолии зери 40-солаи
кишвар, ки имрӯз беш аз 70%
аз шаҳрвандони Тоҷикистонро
ташkil медиҳанд, он вақт на
дар ягон тарафи ҷанги шаҳрван-
дӣ ва на дар ягон ҷониби Со-
зишномаи сулҳи соли 1997 ҳузур
ва нисбат надоштанд.

Пас, агар мо имрӯз ҳам
ваҳдати миллиро ба маънои
тавофуқи ду тарафи ҷанги
шаҳрвандӣ ё ҳамзистии ду ҷо-
ниби Созишномаи сулҳи соли
1997 фаҳмем, он дигар аксари-
яти қулли аҳолии кишвар, яъне
беш аз 70% аз мардуми Тоҷи-
кистонро фаро намегирад. Он
вақт он на ба ваҳдати умуми-
миллӣ, балки ба як мафҳуми
маҳдуди таърихиву хошиявӣ
табдил меёбад. Дар ҳоле, ки мо
махз ба ваҳдати фарогир ниёз
дорем.

Пас, вақте имрӯз дар Тоҷи-
кистон дар бораи ваҳдати мил-
лӣ сухан меравад, маҳз ҳамин
маънои васеъ ва фарогир ва
мафҳуми воқеъбинонаи он
истифода мегардад ё бояд исти-
фода гардад.

РАҲИМИ ҒАРМӢ МЕСЕНАТ МЕШАВАД?



Овозаи ба бехонае хона тухфа кардани тоҷире бо номи Раҳим (азбаски зодаи Рашт аст, ба номаш нисбаи ғармиро илова кардаанд) сарусадои зиёде барангехт. Аксарият аз ин иқдоми ҷавонмардонаи Раҳим хушнуд шуданд ва дар ҳаққаш дуову орзуҳои зиёде карданд. Аммо гуруҳе пайдо шуданд, ки ӯро танқиду накуҳиш ҳам карданд.

Ба ин маънӣ, ки чаро ба марде, ки чор ишкелаш бутун аст ва метавонист худаш заҳмат кашида, соҳиби хона шавад, ёрӣ карду дар ҳаққи даҳҳо заноси дар чорсуи ҳаёт хору залилшуда ё маъюбони эҳтиҷманд ин корро накард?...

Ин гуна мавқеъгириҳо, агарчи фикри шахсии гӯяндагонашон бошанд ҳам, дурусту мантиқӣ нест. Чаро? Раҳим ба бехонае ёрӣ кард, метавонист накунад, чунки пулу моли худаш асту хоҳиши худаш. Ба молу холи каси дигар назари бад кардан аз тақозои ахлоқ нест. Носазо гуфтан дар ҳаққи касе,

ки як одами дигарро дастгир шудааст, нишонаи тангназарист.

Баръакс, гумонам, ӯро ҳе-ле зиёд бояд ситоишу тавсиф кард, ки чунин олиҳимматӣ кардааст. Як вазъи санчидашудаи равонӣ (аз нигоҳи илми равоншиносӣ) пеш меояд: Раҳим аз ин дастгириҳо ва истикболи гарми мардум хушнуду руҳбаланд шуда, баъдан ба ёрмандии кишрҳои дигар бо дилу нияти нек машғул хоҳад шуд. Бовар дорам, ки ба садҳо мардуми эҳтиҷманд дасти сархояш хоҳад расид: ҳам ба занони эҳтиҷманд, ҳам ба пируни барҷомонда, ҳам ба ҷавонони доништалаб, ҳам ба маъюбону дардмандон, ҳам ба аҳли илму фарҳанг...

Шояд фонде ҳам таъсис диҳад, ки фаъолияти ҳамешагӣ дошта бошад, мисли сарватмандони аврупоиву амрикой... Шояд фаъолияти месенатиро пеша кунад, то ки номаш дар таърих абадуддаҳ сабт шавад, мисли Месенат ном тоҷире аз Рими қадим, ки беш аз 50 нафар аз илму фарҳангро аз хонаву дар сар карда, то қаламу қоғаз таъмин мекард, то ки онҳо осуда эҷод кунанд... Бинед, наздики якуним ҳазор сол гузашту номи Месенат ҷовидона монд... Ҳол он ки, чандон илму саводе ҳам надошт, аммо пеши ҳиммат ва одамияти ӯ то кунун мардуми тамоми олам сари эҳтиром поин мекунад...

Хулоса, Раҳимро офарин бояд гуфт ва руҳбаланд бояд кард... Ман чунин фикр мекунам.

Ҳафиз РАҲМОН

ХУЧАНД: ҚОИДАИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲҶ РИОЯ НАМЕСАВАД

Ду рӯзи рондани худрав дар роҳҳои Хучанд бароям як воқеиятро равшан намуд, ки тамомаи қоидаи ҳаракат дар роҳи роия намешавад.

Ронандаҳо то ҷое дағалона қоидаи ҳаракатро вайрон меку-нанд. Парковкаи худравҳо за-йле сурат мегиранд, ки ҳолати садамавири ба вучуд оварда, ба ҷону моликияти чандин нафар хатар меофаранд. Дар гардиш фаъол намудани чароғакро ё

аслан фаромӯш мекунанд, ё вақти гардиш онро ба кор ме-дароранд.

Дахшат дар роҳҳои атрофи Автовокзали кӯҳна ба назар мерасад, ки ҳатто дар қатори дуюм таваккуф мекунанд.

Умедворам, ки БДА-и шаҳру вилоят ба ин масъала тавачҷух мекунанд ва ба назарам, чо-раҳои муассир бояд андешанд.

Р. ШЕРАЛӢ,
шаҳри Хучанд



«БИБӢ, БОБО, НАБЕРА»

*Рӯнамои китоби
нависандаи ҷавон
Сайидо Шарафӣ*

17-уми июн дар Китобхонаи бачагонаи ба номи Мирсаид Миршакар маҳфили рӯнамои китоби эҷодкори ҷавон Сайидо Шарафӣ - "Бибӣ, бобо ва набера" баргузор шуд. Ҳикояҳое, ки шомили ин китоб шудаанд, барои кӯдакону наврасон равона гардидаанд.

Дар маросими рӯнамоӣ адибони шинохтаи кишвар Кароматуллоҳи Мирзо, Бахтиёри Муртазо, Юсуфҷон Аҳмадзода, Латофат Кенчаева ширкат карда, ба адиби ҷавон тавсияҳо доданд.

Мавриди зикр аст, ки «Бобо, бибӣ, набера» дуҷумин китоби нависандаи ҷавон Сайидо Шарафӣ буда, китоби нахустини ӯ «Шодии талх» соли гузашта интишор ва барандаи ҷоизаи «Китоби сол» гардида буд. Китоби дуҷуми Сайидо бо забони тоҷикиву русӣ буда, ба он Нависандаи халқии Тоҷикистон Сорбон ва адиби маъруф Темур Зулфикооров сарсухан навиштаанд.



Дар маҳфил зикр гардид, ки Сайидо Шарафӣ дар оғози роҳи эҷодӣ қарор дошта, дорои сабку услуби ба худ хос аст ва дар натиҷаи омӯзиши бештар метавонад ба комёбиҳои назаррас ноил гардад.

Сайидо Шарафӣ 7-уми март соли 2003 дар шаҳри Душанбе ба дунё омада, айни ҳол донишҷӯи Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон аст. То имрӯз ҳикояҳои алоҳидаи ӯ дар нашрияҳои даврӣ ба нашр расидааст. Ӯ ғолиби озмуни «Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст» дар соли 2020, аз рӯи номинаи адабиёти ҷаҳон мебошад.

Идибеки САИД,
донишҷӯ

АЗ СИФАТИ «ПАРАЦЕТАМОЛ» РОЗӢ ҲАСТЕД?

Давоми ду рӯзи истироҳат таб кардам. Намедонам, таъсири офтоб буд ё чизи дигар, ки ҳарорати бадан ба 37-39 бозӣ мекард. Ростӣ гап, рӯзи аввал чандон эътибор надодам, «мегузарад», - гузаронидам аз дил. Аммо якшанбе таби баланд ба замин афтонд: камқувватӣ, сардardӣ, беҳолию бемадорӣ...

Тамоми ёрии аввалияи хонагӣ истифода шуд. Давоми рӯз 3 ё 4 дона «парацетамол» истеъмол кардам. Як дам ҳарорат андак аз 37 поёнтар мешуду боз дубора баланд. Қариби шом шуд, оилаам мачбур кард, ки бояд ба духтур муроҷиат намоем, вагарна шабона ба кӣ муроҷиат мекунем, мушқил мешавад.



Ба беморхонаи маъруф ба «1-ум Советский» рафтем, шӯъбаи қабул серодам, дам ба дам одам медарояд. Яке пойи писарашро аз беэҳтиётӣ шиша буридаву дигареро зоб азият медиҳад, сеюмӣ фишораш баланд шудаду чорумӣ асабонист. Аҷиб, мебинам, ки қариб ҳама ҷавонанд. Синну солашон тақрибан аз 35-40 поён. Худоё, чӣ шудааст ба ин мардуми мо, ки дар ин синну сол асабиву фишорбаланданд?

Хулоса, навбат ба ман расид. Ҷавони мисли худам хароби

хушмуомила аҳвол пурсид. Холатро барояш накл кардам. Ҳарорати баданро санҷид: 38.

- Мабодо дар рӯзҳои офтоби зиёд пиёда нагаштаед?,- пурсид табиб.

- Шанбе каме пиёда гаштам,- гуфтам,- шояд офтоб таъсир расонида бошад.

- Бале, таъсири офтоб ҳам ба баландшавии ҳарорати бадан оварда мерасонад.

Боз пурсид:

- Чӣ дору истеъмол кардед?

- «Парацетамол», 3 дона.

- Ҳамин қадари дигар нахӯрдед?,- ним ҷиддиву ним ҳазл ба рӯям нигарист табиб.

- Чаро?,- гуфтам.

- Ин қадар зиёд истеъмол кардан мумкин нест, зарар дорад. Махсусан, ба чигар,- тавсия дод табиб.

- Илоҷе набуд, мачбур шудам, то тез сихат шаваму рӯзи душанбе кор бароям.

- Чӣ кор мекунад?

- Журналист.

- Ана, мавзӯ. Ҳамин сифати «парацетамол»-ро як нави-сед. Вақтҳои охир сифати ин дору хуб нест. Шикоят бисёр шудааст.

Ин матлаб пайгири меёбад. Агар шумо ҳам назаре доред, нависед. Сифати имрӯзаи «парацетамол» шуморо қаноатманд мекунад?

У. НИЁЗОВ


ОМУӢЗГОРИ ИНФОРМАТИКА ОСОРХОНА КУШОД

Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59-и шаҳраки 30-солагии Истиклолияти ноҳияи Файзобод зиёда аз сад номгӯи нигораҳои қадимии имрӯза гирд оварда шуданд. Ин нигораҳоро омӯзгори фанни информатикаи муассисаи Зоҳир Тоҳиров гирд овардааст.

Нигораҳои таърихии қадима, офтоба, кӯзаи сафолин, наъли асп, омочи ҷубин, зарфҳои кулолӣ, асбобҳои заргарӣ, ангуштарин, гӯшвор, даспона, оҳангарӣ, ҷӯбтарошӣ, оташдон, чароғи гилин ва расму нигораҳои пешкадамони истехсолот, қахрамонони халқи тоҷик ва ғайра аст. Ин

осорхона муҳассилини мактаб ва сокинонро аз таърихи халқамон хабардор мекунад. Зоҳир Тоҳиров азм дорад, ки дар оянда низ нигораҳои қадимаро гирдоварӣ карда, фонди осорхонаро тақмил диҳад.

Ҳокими САҒАР,
н. Файзобод



«ТОЧИКОН» БА ЗАБОНИ ЁЗБЕКӢ

Чӣ гуна васияти шогирди Бобочон Ғафуров иҷро шуд?



Ҳасан Бердиқуловро аз замоне мешиносам, ки тарҷумайи шохасари «Тоҷикон»-и аллома Бобочон Ғафуровро ба забони Ёзбекӣ ба охир расонида, барои нашри он азм карда буданд. Аз ҳамоно рӯзҳо пайваста аз эшон хоҳиш мекунам, ки барои ҳафтаномаи «Тоҷикистон» суҳбате ороем. «Китоб чоп шавад баъд», мегӯянд...

Ҳафтаи равон Бердиқулов меҳмони идораи мо шуданд. Суҳбати мо чун ҳарвақта чараён гирифт:

-Ҳасан-ака, китоб чоп шуд?

-Қариб.

-Тарҷума ду-се сол қабл ба анҷом расида буд, чаро нашри он тӯл кашид?

-«Тоҷикон» китоби одӣ не, ин асари бунёдии Қаҳрамони Тоҷикистон Бобочон Ғафуров аст. Кӣ иҷозат медиҳад, ки онро аз пеши худ нашр кунем? Тарҷумайи ман дар ин ду-се сол аз чанд ғалбери гузашт. Аз ҷониби як гуруҳи корӣ омӯхтаву санҷида шуд. Таҳриру тақмил ёфт. Ва билохира ба нашри он иҷозат шуд. Баъди ин, дар Ёзбекистон

онро мавриди омӯзиш қарор доданд. Пазируфтанд. Чанд рӯз қабл аз Тошканд баргаштам. Ду тақриз дар дастам аст, яке аз Баҳром Абдуҳалимов, ноиби президенти Академияи илмҳои Ёзбекистон, доктори илми таърих ва дигаре аз академик Абдучаббор Раҳмонзода, Сафири Фавкуллода ва мухтори Чумхурии Тоҷикистон дар Чумхурии Ёзбекистон.

Инак, он тақризҳо:

БАҲРОМ АБДУҲАЛИМОВ:



«Аз ҷониби Ҳасан Бердиқулов тарҷума шудани китоби академик Б. Ғафуров «Тоҷикон».

Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давранав» (аз рӯйи нашри русии китоби «Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история», — М.: Наука, 1972. 663 с.)

саҳми арзандаест дар тақвияти тафаккури таърихӣ халқҳои тоҷикӣ Ёзбек ва ҳамкорҳои илмӣ ҳар ду кишвар.

Асари номбурда тадқиқоти бунёдии таърихӣ буда, то ҳол қимати баланди илмӣ ҳешро аз даст намодааст. Бояд таъкид намуд, ки дар асар таъсири мафкуравию манфиатҳои илмӣ даврони шӯравӣ эҳсос мешавад, вале он аз ҷиҳати мазмун ва масъалагузориву истифодаи сарчашмаҳои ҳаттиву намунаҳои фарҳанги модӣ ба худ характери фундаменталӣ касб намодааст.

Академияи илмҳои Ёзбекистон ба тарҷумони асар Х. Бердиқулов барои фаъолияти пурсамар дар рушди муносибатҳои дӯстона миёни халқҳои тоҷикӣ Ёзбек миннатдорӣ ҳешро баён намуда, тарафдори минбаъд ҳам густариш ёфтани онҳо мебошад».

АБДУЧАББОР РАҲМОНЗОДА:



«Мавзӯи дӯсти-ву рафокат, я к д и л и в у х а м д и г а р - ф а х м й я к е аз мавзӯҳои умдаи адабиёту фарҳанги оламшумули тоҷикон ва Ёзбекҳо ба шумор меравад. Ҳамин нуктаро аллома Б. Ғафуров қайд карда, аз ҷумла навишта буд: «Дар тӯли ин қарнҳо байни назму ҳамоисаи Ёзбекон ва ҳамоисаи адабиёти мардуми тоҷик таъсири мутақобил мавҷуд буд. Дар ин давра синтези расму одатҳо, маросим ва фарҳанги халқҳои тоҷикӣ Ёзбек пурмаҳсул давом кардааст».

Дар заминаи ишораҳои мазкур ба хоҳири таҳкими дӯстӣ миёни ин ду халқҳои дӯсту бародар донишманди нуктасанҷ Ҳасан Бердиқулов китоби «Тоҷикон»-ро ба забони Ёзбекӣ тарҷума намодааст.

Номбурда дар тарҷумайи асар заҳмати зиёд кашида, ба забони имрӯзаи адабии Ёзбекӣ ин шохасари Б. Ғафуровро тарҷума карда, барои мардуми шарифи Ёзбек тухфаи муносибе омода намодааст.

Б. Ғафуров дар ин асари беэвоҷ аз сарчашмаҳои зиёди илмӣ, ки дар китобхонаҳои Ёзбекистон маҳфуз мебошанд, истифода намода, ба ин халқ баҳои баланд додааст. Мутарҷим асолати андешаҳои олими забардастро нигоҳ доштааст. Нашр ва интишори ин китоб ба забони Ёзбекӣ дар таҳкими муносибатҳои дӯстона миёни халқҳои тоҷикӣ Ёзбек нақши арзанда хоҳад дошт».

Ҳасан Бердиқулов журналист аст. Солҳои тӯлонӣ дар нашрияҳои Ёзбекӣ ва русии ҷануби Тоҷикистон фаъолият дошт. Баъд аз он ки ба нафақа баромад ва фарзандонашро соҳиби хонаву дар кард, аз пайи иҷрои васияти устодаш, шарқшиноси машҳури Ёзбек Шоислом Шомухаммадов шуд.

«Вакте дар Донишгоҳи Тошканд таҳсил мекардам, бо профессор Шоислом Шомухаммадов ошно шудам. Эшон ба ман гуфтанд, ки «Ман бо васияти устодам Бобочон Ғафуров «Шохнома»-и безаволи Фирдавсро ба Ёзбекӣ тарҷума кардам. Ту, агар тавонӣ «Тоҷикон»-ро ба Ёзбекӣ тарҷума кун!»». Солҳо сипарӣ шуд. Зери бори зиндагӣ будам. Чун ба на-

фақа баромадам, аз пайи иҷрои васияти устодам шудам. Даҳ сол вақт сарф кардаму тарҷумаро ба поён расонидам. Ин нахустин тарҷумайи «Тоҷикон» ба забонҳои туркӣ аст. Дар олам 200 миллион туркзабон зиндагӣ мекунанд...», — мегӯяд ӯ.

Ҳасан Бердиқулов зимни тарҷумайи «Тоҷикон» зиёд азоб кашид. Вале бо кумаки Абдучаббор Раҳмонзода, Нуриддин Саид, Муҳаммадҷош Имомзода ва Қобилҷон Хушвахтзода тарҷумайи китобро ба поён расонидаст. Таҳриру тақмили китоб дар Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров сурат гирифт. Институтҳои таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши АМИТ низ онро дида баромад. Имрӯз ин тарҷума аз 18 нафар мутахассис тақриз гирифта, барои чоп тавсия шудааст. Ба наздикӣ он ба дасти хонандаи Ёзбекзабон мерасад. Барои тарҷумайи ин шохасар Ҳасан Бердиқуловро Президенти Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев бо ордени «Дӯстлик» қадрдонӣ кард.

-Ҳасан-ака, меҳоҳам бо шумо як суҳбати муфасссал дошта бошем. Аз раванди қаратон, азобхоятон...

-Гуфтам-ку, баъди нашри китоб. Ҳозир мусоҳиба чоп шавад, мардум китоб талаб мекунанд, ман дар ҳолати ногувор мекунам... Китоб ба наздикӣ нашр мешавад. Ана баъд суҳбат мекунем...

-Бошад..., — гуфта, Ҳасан-ақаро гусел мекунам.

Кош «Тоҷиклар» чоп шавад суҳбати мо ҳам сурат бигирад.

О. НОЗИР

САҲРАТИ РУСИЯ БА ДУ АҲСАРИ ТОҶИК НИМПАЙКАРА ГУЗОШТ

САНАИ 17-УМИ ИЮН ДАР ШАҲРИ ҚҮЛОБ БО ИШТИРОКИ САҲИРИ РУСИЯ ДАР ТОҶИКИСТОН И. С. ЛЯКИН-ФРОЛОВ, РАИСИ ШАҲРИ ҚҮЛОБ НАЗАРЗОДА БАХТИЁР ХУДОЁР, НАМОНДАҲОНИ «РОССОТРУДНИЧЕСТВО», ФАРМОНДЕҲИИ ПОЙҲОҶИ НИЗОМИИ 201-УМИ РУСИЯ, СОБИҚАДОРОН ВА СОЗМОНҲОИ ҶАМЪИЯТӢ, ХОНАНДАҲОНИ МАКТАБҲО, СОКИНОНИ ШАҲРИ ҚҮЛОБ МАРОСИМИ ИҶТИҲОИ ЛАВҲАИ МАРМАРИНИ ХОТИРАВӢ ДАР МАВЗЕИ ОРОМҲОҶИ ҚУМАНДОНИ БРИГАДАИ САВОРАИ ОЛТОИ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ТОМИН БАҶУЗОР ГАРДИД.

Сафири Русия, таъкид намуд, ки зиндагӣ ва роҳи ҷангии Н. Д. Томин ҳамчун қаҳрамон аз қорнамоиҳо ва шӯҷоати бемисл иборат аст. «Николай Дмитриевич дар Бухорои Шарқӣ ҳамроҳи отряди худ на танҳо босмаҷиёро далерона мағлуб намуд, балки халқҳои тоҷикӣ аз зулму асорат муҳофизат ва ба сокинони маҳал-

лӣ дар сохтмони мактабҳо, каналҳо барои обёрии замин ва дигар объектҳои сотсиалӣ кумак намуд» — гуфт, сафир.

Зикр гардид, ки номи Н. Д. Томин дар баробари қаҳрамонони ҷанги шаҳрвандии соли 1924, ба монанди С. Т. Лазо, В. И. Чапаев, А. Я. Пархоменко, дар солномаи таърихӣ халқҳои тоҷик бо ҳарфҳои зарин сабт

гардидааст.

Дар чараёни сафари қорӣ И. С. Лякин-Фролов бо ҳамсараш аз мактаби рақами 46-и шаҳри Қӯлоб низ дидан карданд, ки дар он ҷо нимпайкараи иштирокчи Ҷанги Бузурги Ватанӣ Шариф Назаров, ки ин муассисаи таълимӣ номи ӯро гирифтааст, гузошта шуд.

Меҳмонони қорабинӣ инчунин аз мактаби Донишгоҳи Русияву Тоҷикистон (славянӣ) дар шаҳри Қӯлоб дидан намуданд. Маросими супоридани китобҳои бадеӣ ва адабиёти бачагона дар доираи татбиқи лоиҳаи «Ба дӯст китоб тухфа кунед» аз ҷониби мактабҳои вилояти Свердловски Русия бағузор шуд.

Дар идомаи сафари қорӣ И.



С. Лякин-Фролов ҳамчунин аз сохтмони мактаби русии шаҳри Қӯлоб дидан намуд. Сохтмони мактабҳои таълимӣ ба забони русӣ дар Тоҷикистон тибқи барномаҳои русӣ ибтиқори муштараки раисҷумҳури Русия В. В. Путин ва раисҷумҳури Тоҷикистон Э. Раҳмон аст. Дар панҷ шаҳри Тоҷикистон — Душанбе,

Хучанд, Бохтар, Қӯлоб ва Турсунзода мактабҳои русӣ бунёд мешаванд. Кушодашавии ин таълимгоҳҳо 1-уми сентябри соли қорӣ пешбинӣ шудааст. Дар назар аст, ки дар ҳар як мактаб зиёда аз 1200 нафар хонанда таҳсил кунанд.

Нодири РАҶАБОВА,
Душанбе-Қӯлоб-Душанбе

ЯРМАРКАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Беш аз 500 меҳмонро аз 8 давлати

ДАР АСОСИ ДАСТУРУ ҲИДОЯТҲОИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ - ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БОРИ ҲАШТУМ АСТ, КИ ЯРМАРКАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САВДОИ "СУҒД-2022" ДАР САТҲИ БАЛАНД ДОИР МЕГАРДАД. 17 ИЮНИ СОЛИ РАВОН НИЗ ДАР ҚАСРИ ВАРЗИШИ ШАҲРИ ХУҶАНД ЯРМАРКАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САВДОИ "СУҒД - 2022" ДОИР ГАРДИД. ДАР РӮЗИ АВВАЛИ ЯРМАРКА РАИСИ ВИЛОЯТИ СУҒД РАҶАББӢ АҲМАДЗОДА МЕҲМОНОНРО ХАЙРАМАҚДАМ ГУФТА, ИН РӮЙДОДРО ВОҚЕАИ МУҲИМ ДАР САМТИ РУШДИ ИҚТИСОДИ МИНТАҚАВӢ АРЗӢБӢ КАРД.



Ярмаркае, ки ба анъана табдил ёфт

Дар ҳаштумин ярмаркаи байналмилалӣ савдои "Суғд-2022" наздик ба 500 нафар меҳмон аз Россия, Қазоқистон, Ўзбекистон, Беларус, Озарбойҷон, Эрон, Чин, Туркия, Арабистони Саудӣ ва соҳибкорону сармоягузори дохилу хориҷ бо пешниҳоди молу маҳсулот ва нақшаҳои худ ширкат варзиданд. Воқеан ҳам, вилояти Суғд имрӯз дар самти парваришу истеҳсоли меваю сабзавоти тару тоза аз минтақаҳои пешрафта ва ояндадор маънидод мегардад. Аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ маҳсулоти дар вилоят истеҳсолшаванда ба намоиш гузошта шуданд.

Сардори Раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии вилояти Суғд Шарифҷон Аҳмедов кайд кард, ки ҳамасола баргузориҳои ярмаркаи савдо дар вилоят ба ҳукми анъана даромадааст. Соли ҳаштум аст, ки намояндагони кишварҳои гуногун барои иштирок дар форум ба Суғд меоянд.

— Ин навбат намояндагон аз мамлакатҳои Ғарб бори аввал меҳмони тоҷикистониёнд. Таассуроти ҳар яки онҳо бе-ниҳоят зиёд буда, умедвори он хастанд, ки ҷорабиниҳои имрӯза ба ғоидаи ҳар ду ҷониб хоҳад буд. Фикру мулоҳизаҳо бобати рушди иқтисодӣ, ҷалби сармоя ва ҳамкориҳои судманд вусъати тоза мегиранд ва сармоягузориҳои сол аз сол меафзояд. Агар солҳои қаблӣ ба иқтисодиёти вилоят тақрибан 200 - 250 миллион доллар сармоя ворид шуда бошад, ин нишондиҳанда дар ҷамъбасти соли 2021 наздик ба 400 миллион доллар ва дар ҷамъбасти семаҳои аввали соли ҷорӣ бошад, тақрибан 120 мил-

— ДАР ЯРМАРКАИ ҲАШТУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СУҒД НАЗДИК БА 500 НАФАР МЕҲМОН АЗ КИШВАРҲОИ ДӢСТ ТАШРИФ ОВАРДАНД. ҲАМИН БОВАРИИ МО БА ҲАМДИГАР АСТ, КИ ҲАР СОЛ ДАР ИН ЯРМАРКАҶО БА НАТИҶАҶОИ ДИЛҶОҶ НОИЛ МЕГАРДЕМ.

лион долларро ташкил дод. Дар баробари ин, сармояи ватанӣ низ рӯ ба афзоиш ниҳода, нишондиҳанда дар ҷамъбасти соли 2021-ум 61 миллион долларро ташкил дод, ки ин боиси эътимоднокии соҳибкорони дохилу берунро нишон медиҳад, — гуфт Шарифҷон Аҳмедов.

Дар шаҳри навоҳии вилоят ҳосили фаровони мева, баҳус зардолуи хуштамъ рӯёнида мешаванд, ки маҳсулоти асосӣ маҳсуб ёфта, бештар ба Федератсияи Россия содирот мешаванд. Имрӯз ширкатҳо ва соҳибкорон хостори ҳамкорӣ бо деҳқонону соҳибкорони тоҷик буда, меваю сабзавоти Тоҷикистонро ҳамчун маҳсулоти табиӣ ва хуштамъ эътироф мекунанд.

АНАТОЛИЙ ГОЛТЦОВ: Аз Тоҷикистон маҳсулоти босифат мебарем

Дар мавриди ширкат ва табодули таҷрибаи соҳибкорони хориҷӣ Президенти палатаи савдо ва саноати шаҳри Липетски Федератсияи Россия Анатолий Голтсов гуфт, бори дуввум аст, ки дар форум ширкат меварзанд. Ин навбат намояндагони шаҳри Липетск бамаротиб афзудааст.

— Имрӯз ҷаҳордах ширкат маҳсулоти худро муаррифӣ карданд. Мо аллакай ғайолияти дучонибаро ба роҳ монда, бештар дар самти содироти металл, рағани индустриалӣ, молиданиҳои ғайфс, маҳсулоти кишоварзӣ ва амсоли инҳо шартнома бастем. Муҳим он аст, ки мо маҳсулоти баландсифа-

тро аз Тоҷикистон дар мисоли меваву сабзавот ва хушкмева дастрас карда истодаем. Дар доираи созишномаи дучониба ба роҳ мондани ҳамкориҳо ба манфиати ҳарду ҷониб аст. Бастани шартномаи тарафайн бо иштироки бевоситаи Раиси вилояти Суғд Раҷаббӣ Аҳмадзода сурат гирифт. Имрӯз соҳибкорони ду кишвар дар самти содироту воридот ба ҳам риштаи ҳамкорӣ доранд, ки хушнудии тарафайнро худде нест. Меҳоме ҳамкориҳо дар самтҳои мухталиф бештар гардонем, зеро Тоҷикистон яке аз кишварҳои маркази тақсмоти молу маҳсулот маҳсуб меёбад. Маҳсулоти мо ба воситаи соҳибкорони тоҷикистонӣ имконияти содиротро ба дигар кишварҳои хориҷӣ афзун мегардонад, — гуфт номбурда. Иштирокчиёни форуми ҳамкории байниминтақавӣ аз имкониятҳо ва дурнамо каноатманд буда, изҳор карданд, ки вилояти Суғд яке аз минтақаҳои дорои имкониятҳои васеъ аст, зеро дар ин ҷо аксар соҳаҳо рушд ёфтаанд.

ТАТЯНА АЛЕКСЕЕВА: Аз таҷрибаи якдигар бахравар шудем

Муовини директори генералии Палатаи савдо ва саноати шаҳри Могилёви Ҷумҳурии Беларус Татьяна Алексеева гуфт:

— Дар Форум намояндагони 9 коргоҳи шаҳри Могилёв маҳсулоти ширкатҳои худро муаррифӣ менамоянд. Мо бори дуввум дар форуми мазкур ширкат меварзем. Дар шаҳри Могилёв коргоҳҳои бузурги коркарди

ҷӯб, бофандагӣ, фабрикаҳои истеҳсоливу ширкатҳои бонуфуз дар самти савдо ғайолият доранд, ки намунаҳои маҳсулоти онҳо имрӯз дар форум пешниҳод шудаанд. Мо бо соҳибкорон ва намояндагони соҳаҳои мазкур вохӯрда, аз таҷрибаи ҳамдигар бархӯрдор гардидем. Гумон мекунем, ки барои ҳамкории минбаъда шартнома баста, дар самтҳои мухталиф имкониятҳои бештарро ба роҳ мемонем.

Ҳамкориҳо вусъат меёбанд

Директори филиали парки Айтии вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ўзбекистон Баҳром Чалилов гуфт, ки бори аввал аст, ки дар ярмаркаи байналмилалӣ савдо иштирок менамоянд:

— Ҳадафи ташрифамон дар навбати аввал аз наздик шинос шудан бо ғайолияти соҳибкорони тоҷикистонӣ ва дигар намояндагони кишварҳо буда, умед дорем, ки муносибати байни Ўзбекистону Тоҷикистон ривоч меёбад. Алҳол 40 нафар ҷавонону донишҷӯён ва соҳибкорони Ўзбекистонӣ барои табодули таҷриба ва шиносӣ бо соҳибкорони пешсафи ин минтақа омадаанд.

Ҷоиз ба кайд аст, ки ба роҳбари намояндагони соҳаҳои саноату кишоварзӣ дар форум намояндагони донишгоҳҳои олии мамлакатҳо низ ҳузур доштанд.

Ректори Донишгоҳи давлатии педагогӣ дар вилояти Сургути Федератсияи Россия гуфт, ки пазироии гарм, нони гарм, хавоии гарми тоҷикистониён

мақбуламон гардид. Шунда будем, ки мардуми тоҷик меҳмоннавозанду кадршинос, ки инро бо ҷашмони сар дидем.

Бо ташрифи худ ният дорем, ки омӯзгорону донишҷӯёнро ба мактаби олии Сургут ҷалб кунем. Вазифаи асосии донишгоҳ хуб ба роҳ мондани омӯзиши забон, адабиёт ва фарҳанги рус мебошад. Таълими донишҷӯён аз рӯи ихтисосҳои гуногун ба роҳ монда шудааст. Ният дорем, ки байни донишгоҳҳои вилояти Суғд ва Сургут табодули таҷрибаҳо ба роҳ монем.

Барои пайдо кардани огоҳии бештар дар мавриди ташрифи намояндагони давлатҳои мухталиф бо ҷанде аз онҳо ҳамсухбат шудем.

Шафёӣ Ҷалол, роҳбари ҶДММ "Душаҳд"-и Ҷумҳурии Ислонии Эрон:

— Коргоҳи мо аз соли 2020 инҷониб дар мавзеи Минтақаи озоди иқтисодии ноҳияи Данғара филиали худро дошта, ғайолияти хешро аз истеҳсоли салфетҳои хушк, консерва ва нӯшокиҳои ташнагишикан ба роҳ мондааст. Маҳсулоти хоми коргоҳ асосан аз Ҷумҳурии Ислонии Эрон ворид гардида, сифати баландро дорост. Шод аз онем, ки дар кишвари бароямон дӯсту бародар меҳмон ҳастем.

Бовар дорем, ки маҳсулоти истеҳсолнамудаи коргоҳ харидорони зиёд пайдо мекунанд ва тариқи бастани шартнома ҳамкориҳо ба роҳ хоҳем монд.

Сюха Бугай, роҳбари коргоҳи туркии "Агромиа":

— Дар коргоҳи мо 106 намуд маҳсулоти кимиёвӣ истеҳсол мегардад, ки ба талаботи сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯст. Пештар барои харидорон, алалхусус кишоварзон маҳсулоти кимиёвии пастсифатро пешниҳод мекарданд ва баъд аз истифодаи маҳсулоти бесертификат заминҳои қорами худро зери хатар мегузоштанд. Ин ҳолат метавонад, ба заминҳои кишоварзӣ таъсири манфии худро расонад. Мо меҳоме, барои мизочони худ маҳсулоти баландсифатро пешниҳод кунем.

Ойбек Усмонов, намоянда аз ноҳияи Баҳмали вилояти Чиззахи Ҷумҳурии Ўзбекистон:

— Барои ярмаркаи имрӯза наздики 30 намуд маҳсулоти соҳибкорони вилояти Чиззахро намуна овардаем. Айни ҳол бо 31 давлати ҷаҳон шартномаи ҳамкорӣ бастаанд, ки Тоҷикистон дар қатори аввалинҳо ба шумор меравад. Имрӯз гардиши маҳсулоти соҳибкорони ду кишвар ба маблағи 6 миллион доллар буда, умед дорем, ки онро ба маблағи панҷоҳ миллион доллар расонем. Намунаи маҳсулоти овардашуда гуногунанд. Яке аз онҳо оина ва шишаҳои гуногун буда, дар заводи оинаи

ДАР СУҒД

чаҳон ба ҳам овард

Чиззах истехсол мешаванд. Маҳсулоти дигар гиёҳи навъи заъфарон буда, барои баланд бардоштани масунияти бадан ва табobati бемориҳои гуногун ғоидабахш аст. Баъди ба имзо расидани созишномаҳои ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсоли маҳсулоти гуногунро ба роҳ хоҳем монд.

Абдулазиз Ғуломов, директори заводи гипсокартон «OptiMUs»-и ноҳияи Учкунприки вилояти Фарғона:

— Аз ҷониби заводи мо асосан як намуни масолеҳи сохтмонӣ— гипсокартон истехсол мегардад. Санаи 8-уми март соли 2018 баъди ташрифи Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон мухтарам Шавкат Мирзиёев ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари корӣ мо дар якҷанд намоишгоҳҳо иштирок карда, бо соҳибкорони тоҷикистонӣ шартномаи ҳамкорӣ бастем ва айни ҳол қўшиш до-рем, ки фармоишхоро хушсифат ва сари вақт ба мардуми кишвари ҳамсоя расонем. Дар ярмарка иштирок карда, хурсанд аз он гаштем, ки маҳсулоти истехсолнамудаи ширкат писанди харидорони тоҷикистонӣ гаштааст.

Тули ин ду рӯз меҳмонон бо тамоми шароити имкониятҳо шинос гардиданд, ки барои онҳо омода шуда буд. Соҳибкорони мамлакатҳои дигар аз корхонаҳои истехсолӣ боздид ба амал оварда, баъди гуфтушунидҳои корӣ шартномаву меморандумҳо ба имзо расониданд. Бо мамлақати Арабистони Саудӣ барои содироти асал, бо Ҷумҳурии Беларусия барои ба роҳ мондани маҳсулоти сохтмонӣ ва кишоварзӣ, бо Ҷумҳурии Ёзбекистон дар соҳаи саноат аз ҷониби кишвари мо шартномаҳои тарафайн имзо шуданд. Ёдовар бояд шуд, ки ба хоҳири гиридошти анъанаҳои миллии меҳмоннавозии тоҷикона беғоҳи рӯзи аввали ярмарка дар Қасри таърихӣ Арбоб барои иштирокчиёни ярмарка барномаи фарҳангии «Шоми дӯстӣ» доир гардида, дар ҷойхонаи миллии Қасри Арбоб қабули расмӣ Раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода дар сатҳи баланду хотирмон баргузор шуд.

Анвар Яъқубӣ, муовини Раиси вилояти Суғд зимни суҳанронӣ дар ҷамъбасти форум чунин изҳор дошт:

— Тули ду рӯз дар ярмаркаи «Суғд - 2022» зиёда аз 60 меморандуми созишнома ва шартномаҳои ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷ баста шуданд, ки аз он ҷумла 30 созишнома байни корхонаҳои Федератсияи Россия барои содироти молу маҳсулоти кишоварзӣ махсуб меёбад.

Бояд гуфт, ки баргузориҳои ярмаркаи мазкур ҳар сол ба ҳукми анъана даромада, дар доираи

барномаи он форумҳои озукаворӣ ва технологияҳо доир мегарданд, ки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ширкату созмонҳои байналмилалӣ ва хориҷу маҳаллӣ пайваста иштирок менамоянд. Ярмаркаи байналмилалӣ савдо «Суғд—2022» низ чун дигар ярмаркаҳои қаблӣ нишонаи устувор будани иқтисодиёт дар кишвар буда, соҳибкорон метавонанд, маҳсулоти истехсолнамудаи худро пешкаш намоянд ва ҳамкори-ро бо корхонаҳои истехсолӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ кишварҳои хориҷӣ қавитар гардонанд.

21 созишнома байни Суғду Ҷиззах

Аз рӯзҳое, ки марзҳои давлати ба ҳам дӯсту бародар — Ёзбекистону Тоҷикистон қушода шуду барои ба дидори ҳам расидани мардуми ду кишвари солҳои сол ҳамдигарро надида мусоидат намуд, чанд сол сипарӣ гардид. Ташрифи нахустини Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон мухтарам Шавкат Мирзиёев, аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти



Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон мукофотонида шудани он кас бо ордени фахрии «Зарринтоҷ», ба имзо расидани як қатор санадҳои ҳамкорӣ, боздид аз ЧСК «Қолинҳои Қайроққум» ва НБО «Қайроққум», вохӯрӣ бо фаъолони ноҳияи Бобочон Ғафуров дар қасри овозадору таърихӣ «Арбоб»-и ба номи Саидхоча Ёрунхочаев, баргузориҳои шоми дӯстӣ, иштирок дар фестивали ҷорабинҳои гуногуни ҳамдигарӣ, равобити дучонибаи тичоратӣ дар ҳақиқат баёнғари гуфтаҳои «одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт»-и шоири бузург Мирзо Турсунзода аст.

Дар ин раванд дар қатори дигар намояндагони мамлаки кишвар иштироки намояндагони Ҷумҳурии Ёзбекистон, бахусус соҳибкоруни меҳмонони мардуми ҷиззахзамин санаҳои 17-18-уми июни соли 2022 дар Ярмаркаи байналмилалӣ савдои «Суғд - 2022» дар густариши равобити ҳамкориҳо назаррас



ни вилояти Ҷиззах бо ноҳияи Шаҳристон ва шаҳри Истаравшани вилояти Суғд, ЧДММ «Янгиобод бахт агрокластер» -и вилояти Ҷиззах бо ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд, ноҳияи Ғаллаоролӣ вилояти Ҷиззах бо шаҳри Истаравшан ва ноҳияи

динг Текстиль»-и вилояти Ҷиззах бо «Наргис Текстиль»-и вилояти Суғд, ЧСК «Zomin Klassder»-и вилояти Ҷиззах бо идораи кишоварзии вилояти Суғд, ЧСК «Баландҷиззах текстиль»-и вилояти Ҷиззах бо ЧСК коргоҳи дӯзандагии «Амир»-и вилояти Суғд, Матбааи «Ургенч Тезкор»-и вилояти Ҷиззах бо ЧДММ «Намаки Ашт» ва ширкати табиғоти «МПринт»-и вилояти Суғд, «Zomin Klassder»-и вилояти Ҷиззах бо идораи кишоварзии ноҳияи Мастҷоҳи вилояти Суғд, ҳамчунин ЧДММ «Модерна керамик Фарғона»-и вилояти Ҷиззах бо соҳибкори инфиродӣ М.Ҷўраев аз вилояти Суғд бори дигар собит сохт, ки ҳар ду ҷониб аз ин иқдоми пешгирифтаи роҳбарияти вилоятҳо шоду мамнунанд.

Дар вохӯрӣ ва бастанӣ созишномаи дучониба, ки байни



буда, ҳар ду ҷониб аз ин вохӯрӣ натиҷаи самарабахш ба даст оварданд.

Ба имзо расидани созишномаҳои ҳамкорӣ байни маъмурияти минтақаи махсуси иқтисодии Ҷиззах бо маъмурияти Минтақаи озоди иқтисодии вилояти Суғд, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Янгиободи вилояти Ҷиззах бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшани вилояти Суғд, ноҳияи Зомӣ-

Зафарободи вилояти Суғд, ноҳияи Янгиободи вилояти Ҷиззах бо ноҳияи Деваштич ва ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд, ҳамчунин ЧСК «Агрокластер чимгорен»-и ноҳияи Зафарободи вилояти Ҷиззах бо ЧДММ «Намаки Ашт» -и ноҳияи Ашти вилояти Суғд, ЧСК «Арпасой Голд Текс»-и вилояти Ҷиззах бо коргоҳи дӯзандагии «Амир»-и вилояти Суғд, «Quwwat group»-и вилояти Ҷиззах бо корхонаи «Садаф»-и вилояти Суғд, «Хол-

Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва Ҳокими вилояти Ҷиззах Ёргаш Солиев сурат гирифт, дар умум 21 созишнома ва меморандум байни коргоҳҳои истехсоли вилояти Ҷиззах Ҷумҳурии Ёзбекистон ва вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шуд.

**Андар РАҲМОНӢ,
Гулҷаҳон ТУРСУНЗОДА,
Шоира САЛИМОВА,
Шаҳбону ОЛИМОВА**



Академик Мирганд Шахбозов:

НИЗОМРО

Аз зарари таҳсилоти

Украина апирантураро хонда, баъд, соли 1980 ба Тоҷикистон баргаштам. То соли 1994 ба сифати дотсент дар Донишгоҳи миллий ба шогирдон дарс гуфтам. Боз 3 соли дигар ба докторантура ба Киев назди роҳбарам рафтам. Охири соли 1997 диссертатсияро химоя карда, ба Ватан баргаштам. Хамин тавр, боз фаъолиятро дар донишгоҳ идома додам.

- Сабаби ба донишгоҳ баргаштанатон чӣ буд? Ҳол он ки, имкон доштед дар хориҷа монед...

- Аввал, донишгоҳ яке аз бехтарин муассисаҳои олии дар

метавонед се математики ҷаҳоншумули тоҷикро номбар кунед?

- Якум, Абдулҳамид Ҷӯраев - аввалин тоҷик ва доктори илмҳои физика ва математика мебошад, ки соли 1967 рисолаи илмӣ химоя кардааст. Мутаассифона, дар синни 35-солагӣ аз олам даргузашт. Дуюм, Камолиддин Бойматов. Ҳиссае, ки номбурда дар роҳи илми математика гузошт, на ҳама олимони кишварҳои собиқ шӯравӣ ба ҳамин дараҷа расидаанд. Ҳар як кори илмӣ Бойматов як китоб аст. Мутаассифона, ӯ ҳам дар синни 50-солагӣ ин дунёро падруд гуфт. Сеюм, олиме, ки номаш вирди забонхост, Темур Собиров мебошад. Ӯ бародари шоири шинохта Бозор Собир аст. Ягона олиме, ки дар синни 32-солагӣ дар шаҳри Воронеж диссертатсияи докторӣ химоя кард, дар 37-солагӣ мудири кафедраи яке аз мактабҳои олии Воронеж буд. Яке аз бузургтарин олимони тоҷик аст. Ӯ ҳам ҷавон оламо тарк гуфт. Ҳар се ҳам шухрати ҷаҳонӣ доштанд. Инҳо авалинҳое аз Тоҷикистон буданд, ки ба масъалаҳои мушкили соҳаи риёзӣ дахл кардаанд.

Як ҳодисаи ачибро бароятон накл мекунам. Соли 2001-ум буд. Дар Конгресси байналмилалӣ риёзидонони Аврупо дар шаҳри Барселона аз Тоҷикистон се нафар иштирок доштем. Конгресс як ҳафта давом кард. Яке аз ҷавонони ҷаҳон, тақрибан 25-сола як масъалаи муҳими риёзиро ҳал кард. Вақте дар ҷамъбасти конгресс ба ӯ медали тилло ва мукофотпулӣ тақдим мекарданд, пурсиданд: “Дар ин синну сол чӣ гуна тавонистед, ки ҳамин масъаларо ҳал кунед?”. Дар посух гуфт, ки “як риёзидони шарқ қариб буд ин масъаларо ҳал кунад, аммо умр имконаш надод. Ман фақат ҳамон корро давом додам. Ин олим Камолиддин Бойматов аст, ки корҳои ӯро идома додам”. Тасаввур кунед, дар тоҷик қариб 3500 нафар буданд. Мо аз шунидани номи олимони тоҷик аз хурсандӣ дар курта намеғунҷидем. Бубинед, ки як амрикоӣ ба корҳои илмӣ Бойматов пайравӣ кардааст. Умуман, ҳар се олиме, ки ном бурдам, яке аз дигаре бехтар буданд.

- Имрӯз дар ҷунин сатҳ олимони дорем?

- Албатта, дорем. Олимони мо имрӯз ҳам дастовардҳои намоёни илмӣ доранд. Дар ҷаҳон эътироф гардидаанд. Се олимони номбурда аввалинҳое буданд, ки кашфиёти ҷаҳонӣ доранд...

Суҳбат бо доктори илмҳои риёзӣ, профессор, академик, дар гузашта муовини раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон, ректори Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев, раиси Агентии омор ва ҳоло устои ДМТ Мирганд Шахбозов дар мавзӯи зисташ сурат гирифт. Ӯро миёни анбӯҳи китобҳо дар ҳалқаи шогирдон масруф дарёфтем.

- Ба наздикӣ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илмӣ-байналмилалӣ баргузор мегардад. Беш аз 300 нафар маъруза пешниҳод кардаанд. Ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи кишвар. Дар миёни онҳо шогирдонам низ ҳастанд. Холо маҷмӯаи мақолаҳои конференсро таҳриру тақмил ва барои ҷоп пешниҳод кардем, - риштаи суҳбатро боз намуд академик Мирганд Шахбозов ва даъвати рӯ ба рӯ нишастанро кард.

Аз мактаби илмӣ Навбатдоров то Никовский

- Мирганд Шахбозович, шумо чанд рӯз пас ба остонаи 70-солагӣ қадам мегузоред. Ин санаи фархундаро бароятон шодбош мегӯем. Имрӯз чӣ рӯзгор доред ва бардоштатон аз умри сипаи шумо чист?

- Аввал, сипос ба шумо ва тими эҷодии ҳафтаномаи “Тоҷикистон”, ки ёди мо кардед. Албатта, дар ин синну сол ҳар кас роҳи тайкардаашро таҳлил мекунад, ки чӣ гуна паси сар шуд. Ман аз овони наврасӣ ба фанни математика завқ дошам. Ин меҳр маро ба Университети давлатии Тоҷикистон (ҳоло ДМТ) овард. Аз ибтидо то имрӯз фақат машғули омӯзиши илми риёзӣ ҳастам. Ҳоло 70 умри он қадар тӯлонӣ нест, зеро олимоне ҳастанд, ки ба синну сол аз ман хеле калон ҳастанд,

МАТЕМАТИКА - ИН ТАЪРИХ Ё ФИЛОЛОГИЯИ ЯК МИЛЛАТ НЕСТ. МАТЕМАТИКА ИЛМЕСТ, КИ ФАРҚ НАДОРАД АЗ КАДОМ МИЛЛАТ ҲАСТӢ, МУҲИМ, ДАСТОВАРД ДОШТА БОШӢ, МАСЪАЛАҲОИ МУРАККАБИ РИЁЗИРО ҲАЛ КУНӢ ВА ЭЪТИРОФ ШАВӢ. ЗАБОНИ МАТЕМАТИКА ДАР ТАМОМИ ОЛАМ ЯКЕСТ.

вале чолоканду дар ковишхоро пажӯиш.

Аслан, ман шогирди мактаби риёзии академик Сергей Михайлович Никовский ҳастам. Сергей Никовский дар замони шӯравӣ ва баъд аз он яке аз олимони бузургтарини назарияи наздиккунии функсияҳо буд. Ӯ 108 сол умр дид. Аз олимони рус касе ин қадар умр надидааст. Вақте дар аспирантура меҳондам, устодам Кормейчук Николай Павлович, ки аз бехтарин шогирдони Сергей Никовский буданд, маро бо эшон шинос карданд. Бо Никовский доир ба масъалаҳои илми риёзӣ ҳамсуҳбат шудаам. Ӯ пурсон шуд, ки “дар Тоҷикистон оё ҳамин равиҷи инкишоф ёфтааст?”. Гуфтам, меҳоҳам аввалин нафаре бошам, ки дар ин самт пажӯиш гузаронам, оянда олимони зиёде пайдо мешаванд. Баъд, лабханд заду гуфт, ки “ин аз шумоён вобаста аст, то қадом андоза ба илм муваффақ мешавед ва то қадом андоза метавонед шогирдонро ба камол расонед”. Хушбахтам, ки ба гапи роҳбарам гӯш додам ва муаммоҳои мураккаби риёзиро ҳал кардам. Агар умр дубора ҳам бароям насиб мешуд, боз ба роҳи илм мерафтам ва ба риёзӣ машғул мешудам. Аз зиндагӣ ва корҳои илмиам розиам, зеро доимо дар ҷустуҷӯи методу усулҳои нав ва шогирдони болаёқат будам ва ҳастам. Фикр мекунам, ки умрам барабас нарафтааст.

- Аслан, омӯзиши фанни риёзӣ заҳмати зиёдро талаб мекунад. На ҳама қобилияти дарк ва мухаббат ба ин фанро доранд. Чаро ин пешаро интихоб кардед?

- Якум, вақте дар мактаби

миёна меҳондам, устои фанни риёзии мо Ғоибназар Мирзохилолов яке аз бехтарин муаллимон дар вилояти Бадахшон буданд. Эшон меҳри ин фанро ба қалби мо ҷой карданд.

Дуюм, бародари калониам ҳам риёзидон буданд. Дар солҳои 60-ум аз водии мо аввалин номзади илм аз ҳамин фан шуданд. Ҳангоме ки тобистон ба хона меомаданд ва ҳамсуҳбат мешудем, мегуфтанд, ки “лаёқат дорӣ, аз уҳдаи ҳалли масъалаҳои риёзӣ баромада истодаӣ, ҳаракат намо ва дар ҳамин ришта муваффақ шав”. Насиҳати бародарам низ роҳнамоам гардид.

Баъд аз ин ба ҳулоса омадам, ки олим ҳамеша, ҳатто вақти шаб ҳам бояд дар фикри пажӯиш бошад. Математика соҳаи душвор аст. Агар 3 рӯз ё як ҳафта аз омӯзиш пажӯиш дур шавед, он вақт байни шумо ва риёзӣ ҷои калоне пайдо мешавад. Аз дохили ин ҷоҳ боз баромадан хеле мушкил аст. Аз ин лиҳоз, ба шогирдонам талқин мекунам, ки шабонарӯзӣ дар фикри илм бошанд, он гоҳ қолмӯб шуда метавонанд.

Дар шоҳроҳи илм

- Баъди хатми донишгоҳ ба чӣ кор машғул шудед?

- Баъди хатми донишгоҳ ду сол ассистенти кафедраи таҳлили математикии назарияи функсияҳои донишгоҳ будам. Сипас, ба аспирантура дохил шуда, ба назди роҳбарам Николай Павлович, ибтидо ба Маскав, сипас ба Киев рафтам. Давоми 3 сол дар Институти математикаи Академияи улуми

замони шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Зимнан, хатмкардаи факултети математика будам ва фаъолиятро аз ҳамин ҷо оғоз намудаам, ба донишгоҳ ва факултет унс гирифта будам. Сеюм, ҳама меҳостанд, ки ба Донишгоҳи миллий дохил шаванд. Хусусан, факултаҳои физика, математика, химия, биология ва дигар бахшҳо бисёр номдор буданд. Масалан, дар факултети математика устодони донишманд, ба мисли Абдулҳамид Ҷӯраев, Мадалӣ Акрамов, Ситсиренко, Иргаш Мухаммадиев ва дигарон қувваи бузурге буданд, ки насли ҷавони тоҷикро тарбият мекарданд, ба шогирдӣ қабул мекарданд. Ростӣ гап, он замон мо ҷавон будем, ҳам ба факултет ва ҳам ба донишгоҳ меҳр баистем. Баъд аз ин, ҳар кучо кор кардам, ҳамеша иртиботам бо донишгоҳ буд. Ҳатто, пас аз нафақа баромадан, боз ба факултет барои кор баргаштам. Донишгоҳи миллий мисли ҳамаи солҳо ҳоло ҳам авангарди мактабҳои олии Тоҷикистон мебошад. Феълан ба тарбияи шогирдон машғулам.

- То имрӯз чанд шогирд омода кардед?

- Ростӣ, шогирдони зиёд дорам. Беш аз 40 номзади илм ва 4 доктори илм ба воя расонидаам. Ҳанӯз ҳам аспирант, доктор PhD дорам, ки дар арафаи анҷом додани корҳои илмиашон ҳастанд.

Се математики ҷаҳоншумули тоҷик

- Мирганд Шахбозович, ҷун суҳан аз эътирофи ҷаҳонӣ рафт,

ТАҒЙИР БОЯД ДОД!

кредити то тарбияи математикҳои ҷаҳонӣ

Низом бояд тағйир ёбад

- Метавонед чанд омилеро ном баред, ки ба пешрафти илмҳои дақиқ дар кишвар, яъне физика ва математика мусоидат намо-янд?

- Якум, таълими математи-ка дар мактаби миёна бояд ба дараҷаи баланд бошад. Дуюм, таълими математика дар фа-култаҳои равияи риёзӣ дуруст ба роҳ монда шавад. Интиҳоби аспирантон, докторантон ва мавзӯҳои онҳо набояд рӯякӣ бошад. Онҳое бояд қабул карда шаванд, ки дониши кофӣ до-ранд ва дар ҳамин соҳа мута-хассис шудан меҳоханд. Инҳо метавонанд дар давлати худ баъд дигаронро тарбият намо-янд, фанни худро ба дигарон омӯ-зонанд, он вақт мутахассис ба камол мерасад.

- Барои ин замина мавҷуд аст?

- Қариб 15 соли охир низоми таълими кредитӣ ҷорӣ шуда-аст. Русия, Белорус, Қазоки-стон аз ин низом рӯ гардонданд. Ҳозир ба муаллимони мо ҳам иҷозат дода шуд, ки ба тариқи пештара, яъне анъанавӣ аз до-нишҷӯён имтиҳон қабул карда шаванд. Умуман, аз ин система бояд даст кашид. Фоида надо-рад. Маҳз ҳамин низом боиси акибмондагии мо хоҳад шуд. Бояд ба низомӣ қаблӣ баргар-дем. Ман ҳама вақт ҷонибдо-ри низоми таълими анъанавӣ, яъне классикӣ ҳастам. Зимнан, ҷонибдори рушди технология ҳастам. Вақте ки шумо бо до-нишҷӯ рӯ ба рӯ гап мезанед, дарк мекунед, ки ӯ дар ботинаш ҷӣ дорад. Мисол медиҳед ва меби-нед, ки ҷӣ тавр қор карда мета-вонад. Бовар ҳосил мекунед, ки дониш дорад ё не. Баъд, касе аз шумо намеранҷад. Принципи адолат рӯя мешавад.

- Аз нигоҳи шумо, кӣ матема-тики ҳақиқӣ шуда метавонад?

- Нафаре, ки табиатан ба ин фан меҳр ва завқ дорад. Дониши математикаро пайваста сайқал диҳад. Он вақт ба як дараҷаи му-айян расида метавонад. Шаҳсе, ки лаёқат надорад, салиқа на-дорад, дар факултет меҳонад, аммо тамом мекунад, ҷӣ гуна ӯ мутахассис буда метавонад ё ба насли наврас дониш медиҳад?

Мо охиста-охиста ба стан-дартҳои пешатара бармегар-дем. Бинобар ин, шумораи соатҳои фанни ихтисос, яъне табиӣ-техникӣ дар хошияи “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ” бояд ақаллан 50-75 фоизро ташкил диҳад. Агар ҷунин нест, оянда мутахассис тайёр карда наметавонем.

Аз ректорӣ то парлумон

- Шумо замоне ректори До-нишгоҳи давлатии Хоруг низ бу-дед. Фаъолият дар ин донишгоҳ ҷӣ гуна буд?

- Давоми 7 сол ректори до-нишгоҳ будам. Соли 1998 вақте ки Сарвари давлат маро ба ин донишгоҳ ректор таъин на-муданд, ҳамагӣ 1500 донишҷӯ дошт. Дар давоми 7 сол тавони-стем теъдоди донишҷӯёнро ба 3500 нафар расонем. Факултаву ихтисосҳои нав боз кардем. Ро-сти гап, дар ибтидои фаъолия-

Мархабо Ҷабборӣ барин ин-сонҳо қор кардам. Куратори ма-ориф ва масъалаҳои ҷамъиятӣ будам. Бештар бо олимони қор мекардам. Бароям бо онҳо қор кардан ҳам осон ва ҳам ифтиҳор буд. Бисёр масъалаҳоро якҷо дида мебаромадем. Сафарҳои зиёде доштем, қонунҳои ди-гар кишварҳоро омӯхта, ба-рои тақмили қонунгузории ҳудамон истифода кардем. Ин ҳам монанд ба қори илмӣ аст. Зеро пайваста талошу тақо-пӯ меҳохад. Қариб 18 қонунро дар давраи фаъолият якҷо бо қуми-таҳои сарпараст таҳия кардем.

- Солҳо дар мартабаҳои ғуно-

қорҳои Сергей Михайлович ва Андрей Колмооровский мебо-шанд. Масалан, барои мо маъ-лум аст, ки дар солҳои 60-ум Владимир Тихомиров, Сергей Стечкин, Сергей Никовский масъалаҳои муҳимтарини на-зидиққунии функсияҳои дав-риро муайян карданд. Барои функсияҳои комплексие, ки соҳа ниҳоят мушқил аст ва ҳу-ди структураи функсия мушқил аст, назидиққунии он ба воистаи функсияҳои қасрӣ ё ин ки ба воситаи функсияҳои бифосила ниҳоят мушқил аст. Ман му-айян карда тавонистам, ки як намунаи функсия - аналитикӣ

ри назарияи математика. Ё аз амриқост. Инженер - риёзидон буд. Майдонро васеъ монд, то тамоми риёзидонҳо ворид ша-ванд. Математика - ин таърих ё филологияи як миллат нест. Математика илмест, ки фарқ надорад аз қадом миллат ҳастӣ, муҳим, дастовард дошта бошӣ, масъалаҳои мураккаби риёзи-ро ҳал қунӣ ва эътироф шавӣ. Забони математика дар тамоми олам якест.

- Аслан, муваффақияти шумо дар ҷист, то ба дигарон намунаи омӯзишу пайравӣ бошад?

- Пайваста ва шабонарӯзӣ қор кардан аст. Ҷун муаллим ҳастам, бояд шоғирд тарбия кунам. Ин заҳмати шабонарӯзӣ аст.

- Дар зиндагӣ шиор доред?

- Бале, ростқавлу ростгӯ бу-дан.

- Дӯсте, ки дар ғаму шодӣ паҳлӯягон буд...

- Ҳамсарам.

- Дар бораи оилаатон чанд сухан мегуфед. Фарзандон ҷӣ шугл доранд?

- Ду писару ду духтар до-рам. Ду фарзанди қалонам, ки аз ҳамсари марҳумам ҳастанд, иқтисодӣ мебошанд. Дуи дигар, ки аз ҳамсари феълиам ҳастанд, мактабхон: яке дар синфи 9 ва дигаре дар синфи 5 меҳонанд.

- Бархе вақти холиро ба тамо-шои телевизион, ҳондани китоб, сайругашт ва ғайра сарф меку-нанд. Шугли дӯстдоштаатон?

- Сайругашт дар гулбоғҳои Душанбе. Аз ин ҳаловат меба-рам.

- Вақтро ҷӣ гуна истифода мебаред?

- Бо мутолиаи пайваста. Ам-мо як режими муқаррарӣ дорам. Соати 10-и шаб хоб меравам ва соати 4-и субҳ бедор мешавам. Як соат сайругашт карда, баъд ноништа мекунам. Агар дарс надошта бошам ё маҷлис на-бошад, то соати 12 қор мекунам. Фарзандҳо дар мактаби миё-на меҳонанд, зиёдтар ба онҳо диққат медиҳам. Дар тадриса-шон саҳм мегирам...

- Насиҳате, ки аз падару мо-дар шунидед.

- Назари неку дасти хайр бо-яд дошт.

- Насиҳате, ки ба фарзандон доред.

- Ростқавл бошанд ва дониш омӯзанд.

- Кӣ сазовори некист?

- Оне, ки худ расми некӣ кар-дан медонад.

- Аз ҷӣ парҳез бояд қард?

- Дурӯғгӯӣ.

- Аз ҷӣ афсӯс меҳӯред?

- Ростӣ гап, аз ҳеч ҷиз...

Мусоҳиба:
Усмон РАҲИМЗОДА



Ҳангоми мусоҳиба бо академик Мирғанд Шаҳбозов

там мушқилот зиёд буд. Маоши муаллимони ниҳоят қам, баробар ба як ҳалта орд буд. Муаллимони ҳамагӣ 15-17 сомонӣ ва ректор 22 сомонӣ маош мегирифт. Як ҳалта орд ҳам 16 то 20 сомонӣ буд. Ин масъаларо дар колле-гияи Вазорати маориф бардо-штам ва он зуд ҳалли худро пай-до кард. Ҷаноби Олӣ хеле хуб дастгирӣ карданд. Ин масъа-ларо аз ҳисоби маблағи шарт-номаи таҳсили донишҷӯён ҳал кардем. Яъне, иҷозат доданд, ки маблағи шартномаи таҳсил ҳамҷун маоши омӯзгорони исти-фода карда шаванд. Дар натиҷа маоши омӯзгорони донишгоҳ якбора баланд шуд. Масъулият ва сифати таълим ҳам бештар гардид. Агар ин дастгириҳо аз марказ намешуданд, ҳавфи аз байн рафтани донишгоҳ ба ми-ён меомад.

- Замони фаъолият, махсусан дар парлумон бо бисёриҳо ҳам-нишин, ҳамқор будед. Ба қорӣ ҳама сафарҳои зиёд доштед. Аз он замон ҷӣ хотирот доред?

- Дар парлумон, агар эҷод-қор набошед, қор дуруст пеш намеравад. Худро хушбахт эҳ-сос менамоям, ки бо Маҳмад-саид Убайдуллоев, Шуқурҷон Зухуров, Хайринисо Юсуфӣ,

ғун фаъолият қардед. Хешро дар қучо дарёфтед?

- Албатта, дар таълиму та-дрис ва фаъолият дар муасси-саҳои олий.

Ситораи Иттиҳод

- Ба наздиқӣ барандаи ҷо-изаи «Ситораҳои иттиҳод»-и ИДМ шудед. Аслан, ҷоизаи мазқур ҳамасола ба намоянда-гони давлатҳои Иттиҳод барои дастовардҳои назаррас дар соҳаи фаъолияти башардӯстона, ки ба сатҳи дастовардҳои ҷаҳонӣ мувофиқанд ва дар рушди ҳар як кишвари узви ИДМ ва дар маҷмӯъ дар Иттиҳод саҳм гу-зоштаанд, дода мешавад. Ит-минон доштед, ки ба ин ҷоизаи байналмилалӣ сазовор меқардед? Умуман, қадом дастоварди шумо мавриди тавачҷуҳ қарор гирифт?

- Ростӣ гап, бештари қорҳо-ям дар маҷаллаҳои қорӣ ҷӣ ба ҷоп расидаанд. Дастоварди асосии ман, ки барои гирифтани ҷоиза сабаб шуд, таҳқиқо-ти ахирам аст. Дар назарияи функсияҳои комплексӣ ҳанго-ми назидиққунии функсияҳои комплексӣ ба воситаи полином бехтарин натиҷаҳоеро гирифт-ам, ки ин натиҷаҳо давоми

дар давраи воҳидӣ ҳастанд, ба воситаи палмалонҳо назидиқша-вии бехтаринро пайдо қардан имқон дорад.

Муваффақияти асосӣ дар он аст, ки натиҷаҳоро ба ҳамвории комплексӣ гузаронидам. Ин натиҷа дар ду шумораи маҷал-лаи Академияи илмҳои Русия бидуни навбат ба ҷоп расид. Ҳа-маи инро исбот қардам. Ҷандин мактуб ҳам гирифтаам, ки оли-мони ҷаҳон тақлифи баромад қардан дар ҳамоишҳои байнал-милалӣ доранд. Меҳоханд, ки роҳи ҳалро нишон диҳам.

- Таҷрибаи аввал аст, ки шумо дар ин самт қор қардаед?

- Бале, дар Тоҷикистон бори аввал аст. Ин мактаби илмии Андрей Колмооров мебошад. Онҳое қор қарда метавонанд, ки дар ҳамин мактаби илмӣ тарбия ёфтаанд. Ман давом-диҳанди ҳамин мактаб ҳастаму паҷуҳиш гузаронидам.

Аз ҷизе афсӯс намехӯрам

- Ҳаёт ва муваффақияти қадом олими математика барояшон омӯзанда ва намунаи пайравӣ буд?

- Исаак Шёнберг - асосгузо-

Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

МЕФУРЎШАМ

► Бўстонсаро (дача) дар деҳаи Дарёбод, ҷамоати деҳоти Зайнабобод, ноҳияи Рӯдакӣ. Иборат аз 6 сотих замин. Бинои истиқоматӣ иборат аз тахона, пешайвон, ду хучраи истиқоматӣ, ошхона. Шиносномаи техникӣ ва дигар хуччатҳои зарурӣ дорад. Нарх шартномавӣ. Тел: 918-73-40-10.

НИЁЗ ДОРЕМ

► Ширкати “Ариана Туннел Садд” кормандони зеринро дар НБО-и “Роғун” ба кор даъват менамояд: коргари қаторӣ, ронандаи миксер, ронандаи мошини боркаш, ронандаи меҳлопата, ронандаи булдозер-экскаватор. Маош шартномавӣ. Тел: 989-99-14-09, 989-99-14-33, 989-99-13-10, 989-99-13-51.

► Дар Литсейи хусусии “Эҳсон”-и ноҳияи Сино омӯзгор аз фанни математика, забони модарӣ, забони русӣ, англисӣ ва синфи ибтидоӣ лозим аст. Собикҳои корӣ на камтар аз 5 сол ва маълумоти олий дошта бошад. Музди кор шартномавӣ. Тел: 981-08-16-54, 988-22-44-54.

► Дар сеҳи сангтарошӣ коргар лозим аст. Маош аз 1000 сомон оғоз мешавад. Тел: 94-94-11-111.

ОМУЗИШ

► Дарсҳои иловагӣ барои синфҳои аз 1 то 4. Тел: 987-53-45-75.

МЕХАРЕМ

► Холодильникҳо, кондиционерҳо, телевизорҳо, қолинҳо ва меҳел. Тел: 987-83-83-25, 905-10-27-31.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

► Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ ба номи Муминов Закир Мирзоевич, РЯМ: 0330068640, РМА: 035192952, ки онро Нозироти андозӣ ноҳияи Шохмансур 14.04 соли 2008 додааст, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми АТ №002105-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Фирдавсӣ 19.06 соли 1996 ба Зиёева Парвина Бахриддиновна додааст, беэтибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми Т-АТУ №0255035-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №12-и ноҳияи И. Сомонӣ соли 2016 ба Раҳмонзода Насим Саидмурод додааст, беэтибор дониста шавад.

► Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ ба номи Мансуров Акмалджон Хушвахтович, РЯМ: 025248646, ки онро Нозироти андозӣ ноҳияи И. Сомонӣ додааст, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шавад.

► Шиносномаи шаҳрвандӣ бо силсилаи А5250675-и гумшуда, ки онро ШҚД-и ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ 11.06 соли 2009 ба Насимова Манижа Абдуламовна додааст, беэтибор дониста шавад.

► Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатӣ №0196708, №23030 аз 12-уми февралӣ соли 2020 бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кўчаи а. Канори 1/2 ба номи Салимова Шамсия Нуровна, бинобар гумшудан, беэтибор

ЭЪЛОН

Шаҳрвандони муҳтарам! Тибқи қарори Раиси шаҳри Душанбе №336 аз 7-уми июни соли 2021, аз санаи 20-уми июни соли 2022 идомаи корҳои сохтмонӣ дар коллектори корезии ҷанубӣ оғоз мегардад ва кандани роҳҳои нақлиётӣ ва гузоштани қубурҳои корезии калонҳаҷм дар маҳаллаҳои Махсуми Акбар, Гулистон, Ҳалқаҷар, Лоҳутӣ, Деҳқонобод, Соҳибкорон, ҷамоати Гулистони (собиқ колхозии Россия) ноҳияи Шохмансур оғоз гашта, ба самти ҷамоати “Ҳазрати Мавлоно” меравад. Бинобар ҳамин, роҳи ҳаракати нақлиёти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ дар мавзеи кўчаи Соҳибкорон баста гашта, ҳаракати тамоми нақлиёт бо роҳи алтернативӣ ба воситаи кўчаҳои Деҳқонобод-2, Сайф Афардӣ ва Деҳқонобод-3 ба роҳ монда мешавад.

дониста шавад.

► Корти гурезагӣ А №0009597-и гумшуда, ки онро ВҚД ҚТ 16.06 соли 2016 ба Ҳабиба Исҳоқ Алӣ додааст, беэтибор дониста шавад.

► Корти гурезагӣ А №0009002-и гумшуда, ки онро ВҚД ҚТ 26.03 соли 2016 ба Мусохон Ҳусайн Алӣ додааст, беэтибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши ҳиссаи хонаи истиқоматӣ бо реестри №6Д-45-и гумшуда, ки онро Сарнотариуси давлатии Идораи дуҷуми нотариалии давлатии шаҳри Душанбе 26-уми декабри соли 1986 бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, гузаргоҳи 8-уми кўчаи 40-солагии Тоҷикистон, хонаи 8 ба Ҳамдамов Восе Урдибаевич додааст, беэтибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникӣ бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, гузаргоҳи якуми кўчаи Ломоносов, хонаи 22 ба номи Саматова Саида Бахриевна, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникӣ бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, кўчаи Нодира 35, хучраи 7 ба номи Бурҳонов Усмон, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шавад.

► Шиносномаи шаҳрвандӣ бо силсилаи А00981764, ки онро ШВҚД-1 дар ноҳияи Фирдавсӣ 11.07 соли 2017, билети ҳарбӣ №АА 109008, ки онро Комиссариати ҳарбии ноҳияи Фирдавсӣ соли 2012, шаҳодатномаи ронандагӣ №077390, ки онро БДА-и ҷумҳуриявӣ 12.09 соли 2011 ба Раҳмонов Темурухон Камолович додааст, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шаванд.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Абдукаримов Сафармо Гуламовна №0293482, РЯМ: 3330334485, ки онро Нозироти андозӣ ноҳияи Ҷ. Балхӣ 31.05 соли 2017 додааст, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи нуҳуми №609240-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи

умумии №25-и ноҳияи Сино 11.06 соли 1991 ба Умаров Шокир Тухтамуродович додааст, беэтибор дониста шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Сафаров Бехрузҷон Фирузҷонович, РЯМ: 0331378942, РМА: 037555951, ки онро Нозироти андозӣ ноҳияи Фирдавсӣ додааст, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шавад.

► Билети ҳарбии НС №2660449, ба номи Саидов Нозирҷон Анварович, аз 20.11 соли 1981, ки онро Комиссариати ҳарбии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ (собиқ Московский) додааст, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира тахти феҳрестӣ 8Д-2534 аз 20.05 соли 1998, ки аз тарафи Идораи

нотариалии давлатии ноҳияи Фрунзеи шаҳри Душанбе бо суроғи шаҳри Душанбе, кўчаи А. Навой, хонаи 17/1, хучраи 73 ва шиносномаи техникӣ хонаи зикргардида, ки ба Ҳабибулоева Аслиби Нематуллоевна дода шудааст, бинобар гумшудан, беэтибор дониста шаванд.

► Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ ба номи Эсаналиев Абдумалик, РМА: 125572579, ки онро Нозироти андозӣ ноҳияи Рӯдакӣ додааст, беэтибор дониста шавад.

► Дипломи ТС №0037028 бо рақами қайди № 86-и гумшуда, ки онро РТСУ 28.08 соли 2003 ба Эргашев Алиджон Ҳакимҷонович додааст, беэтибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми АБ №255183-и гумшуда, ки онро Литсейи №53-и ба номи М. Маҳмудоваи шаҳри Душанбе соли 2001 ба Орифов Муҳаммаднаби Асламджонович додааст, беэтибор дониста шавад.

БАРҲАМ МЕХЎРАД

► ҶДММ “Парвози Шохин” №0281824, РЯМ: 0110025997, РМА: 010102198, фаёлияташро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят муддати ду моҳ қабул карда мешаванд.

РУҲАТОН ШОД БОД, ПАДАРҶОН!



менамуданд. Рухатон шоду хонаи охираатон обод бод, падар!

Дуогӯ духтаратон Ф. САМАДӢ

22-июн зодрузи падари бузургворам Абдуҳомид Самадӣ аст. Он кас як умр мо фарзандонашонро дар руҳии инсондӯстии муҳаббат ба дигарон тарбия менамуданд. Шукр, ки мо фарзандон аз падарам чунин хислатхоро ба мерос гирифтем ва кўшиш мекунем, ки дар зиндагӣ чунин бошем. Аммо нарасидани он касро дар ҳаёти худ ҳар дақиқаю ҳар соат эҳсос мекунем. Зеро падарам шахси фарҳангӣ буданд. Солҳои дароз дар маҷаллаи Суди Олӣ, ҳамчунин ҳафтаномаи “Тоҷикистон” фаёлият доштанду мардумро ба роҳи рост хидоят

Телеънома




Ҳамал
21.03 - 20.04

Барои зодагони бурҷи Ҳамал айёми наҷандон хуш фаро мерасад. Нақшахое, ки кайҳо тарҳрезӣ карда будед, барбод мераванд. Аз нобарорчи кор ба ғазаб меоед, дилгир мешавад. Худро ба даст бигиред, навмед наҷавед, Ҳамагӣ пас аз чанд рӯз аз мушкilot мебароед.



Мизон
25.09 - 22.10

Пешравчи корхоятон рашкун Ҳасадӣ душманонро меорад. Эҳтиёт бошед, ба ғавғариҳо дода наҷавед. Маблағи калоне, ки нимаи дуҷуми Ҳафта ба даст меоред, имкони харидани ашёи кайҳо орзукардатоноро медиҳад. Нафарони муҷаррадро айёми фараҳбахштарини Ҳаётанон фаро мерасад.



Савр
21.04 - 21.05

Ин Ҳафта саврҳо дар маърази диққат қарор мегиранд, аз ин рӯ корхоятонро бенуқсон анҷом диҳед. Дӯст ё ошнои наздикатон дар Ҳафтагон гапу гапҷаҳои таҳқиқромезеро паҳн мекунад, ки обрӯятонро коста намуда метавонанд.



Ақраб
23.10 - 22.11

Ин Ҳафта ба сафари корӣ рафта-натон эҳтимол дорад. Агар дониш ва маҳорати худро пурра ба кор баред, метавонед шартномаҳои муфиде бандед, ки даромади калон оварда метавонанд. Сешанбе дӯсти наздикатон қарзатонро бармегардонад.



Ҷавзо
22.05 - 21.06

Ин Ҳафта зодагони бурҷи Ҷавзо бояд тамоми қувваашонро ба харҷ диҳанд, то обрӯяшонро аз даст надананд. Вазъияте пеш меояд, ки Ҳам ба Ҳаёти шахсӣ ва Ҳам ба касбу коратон таъсири манфӣ расонида метавонад. Барои ҳалли ин масъалаи Ҳаётан муҳим маблағ зарур мешавад.



Қавс
25.11 - 21.12

Айёми хубе барои амалӣ гаштани нақшаю орзухоятон фаро мерасад. Ҳар қореро, ки оғоз кунед, бе ягон душворӣ пеш меравад. Миёнаи Ҳафта як дӯсти наздикатон сирреро бароятон мекушояд. Ба дӯстатон хиёнат накунад, ки пушаймон мешавад.



Саратон
22.06 - 23.07

Ин Ҳафта бароятон душворихои зиёдеро пеш меорад, вале бояд ба Ҳама саҳтӣ тобовару бо сабру таҳаммул бошед, то мушкilotатон ҳал шавад. Сешанбе сафари хизматӣ дар назар аст. Ҳангоми имзо гузоштан ба шартномаҳо бо диққат бошед.



Ҷаддӣ
22.12 - 20.01

Ин Ҳафта қоратон чунон зиёд мешавад, ки вақти сархорӣ намеёбед. Чанд қорро якбора ба гардан нагиред, вагарна тамоми корхоятон нотамом мемонад. Агар дар танҳои аз ӯҳдаи ҳал қардани мушкilotи зиндагитон набароед, аз дӯстатон мадад пурсед.



Асад
23.07 - 22.08

Ин Ҳафта роҳбарият барои меҳнату фидокориҳо, ки барои фоидаи қорхона карда будед, қадрдонӣ мекунад. Соҳиби мансаб гаштани бархе аз зодагони бурҷи имкон дорад. Нафарони муҷаррад фикри ояндаашонро мекунанду ба зиндагии якрағе ва танҳои лағнат меҳонанд.




Далв
21.01 - 19.02

Ба тамоми рӯйдодҳо, ки дар атрофатон ба амал меоянд, аҳамият диҳед, то ба доми фиреб наафтед. Ҳавфи гум шудани Ҳамёнатон дар назар аст, эҳтиёткорӣ хушёр бошед. Саломатии далвхоро ҳавои гарм каме ноҷур месозад. Дар айни гарми рӯз дар зерӣ офтоб нагардед.



Сумбула
23.08 - 22.09


Ин Ҳафта намоёндогони бурҷи сумбула танҳо дар бораи қор фикр мекунанду мушкilotҳои муҳими зиндагиро фаромӯш месозанд. Агар моҷарои оилаватонро дар гармиаш ҳал накунад, пушаймон мешавад. Нимаи дуҷуми Ҳафта сабабҳои муносибати сарди ошкортон ошқор мебардад.



Ҳут
20.02 - 20.03

Ин Ҳафта меҳнати софдилонае, ки дар қоргоҳ кардаед, обрӯятонро даҳчанд баланд мебардорад. Агар қамии дигар қўшиш кунед, вазифаи баландеро соҳиб хоҳед шуд. Аз маҷру хиёлати душманон эҳтиёт бошед. Ошиқ шуданатон аз эҳтимол дур нест.

ХАРБУЗА - КАФОЛАТИ ҶАВОНӢ!



Харбуза барои шахсоне, ки ба намуди зоҳирии худ таваҷҷуҳ доранд, беҳтарин даво ба ҳисоб меравад, зеро дар таркиби он кремнийҳо мавҷуданд. Ин микроэлементҳо ҳолати пўстро беҳтар намуда, очингҳои рӯй ва доначаҳои рихинакро бартараф мекунад. Инчунин, дар таркиби харбуза моддаи «инозит»-ро ошқор намудаанд, ки он мўйи сарро пурқувват ва пурҷило менамояд. Шахсоне, ки меҳоханд ҷавониашон тўлонӣ бошад, бояд аз харбуза бештар истеъмол намоянд.

Далел.

Олимони Кореяи Чанубӣ аз меваи харбуза моддаи "ликопин"-ро ҷудо намудаанд, ки ин модда ҷараёни пиршавиро нигоҳ дошта, омоси манфии мағзи сарро бартараф менамояд.

Харбуза қобилияти аз организм берун намудани моеи зиёдатири дорад ва ин маънои онро дорад, ки бо "селюлит" ва тақшиншавии ҷарб мубориза мебарад.

Олимон харбузаро барои "стресс" давои хуб медонанд. Ин аз он ферменти таркибие вобаста аст, ки диққатнокиро зиёд намуда, ҳастагиву ҳашмигинӣ ва мушкilotҳои беҳобиро бартараф менамояд. Инчунин, дар харбуза моддаи мавҷуд аст, ки ҳормони хушбахтӣ, яъне "серотонин" ҳосил менамояд.

Барои кӣ истеъмоли харбуза мумкин нест?

Дар таркиби харбуза қанди зиёд мавҷуд аст ва аз ин сабаб ба беморони диабетӣ қанд истеъмол намудани он тавсия дода намешавад. Аз меёр зиёд истеъмол намудани харбуза ба вайроншавии қори меъда оварда мерасонад.

Тавсия

- Пўчоқи харбуза барои табобати лат ва ҷои ҳарошида истифода намешавад.

- Ҷои мулоими харбуза барои нико-би рӯй хуб аст. Онро қимма намуда, ба муддати 10-15 дақиқа тунук ба рӯй гузоред.

- Тухми харбуза аз рӯи баъзе ақидаҳо "патенсия"-ро зиёд менамояд. Бо ин мақсад тухми хушкшудаи онро қўфтаву хока карда, ба микдори як қошукчаи ҷойнўшӣ дар як рӯз се маротиба истеъмол намоед.

Интиҳоби дуруст

- Харбузаи пухта расида Ҳама вақт бўйи хуш дорад ва вазнинтар аст. Аз ин сабаб пеш аз харидан онро бўй кашед. Дар хотир дошта бошед, ки дар ҳарорати бештари гармии ҳаво бўйи хуши харбуза низ зиёд мешавад. Барои он ки ҳато накунад, харбузаро дар ҳавои гарм харидорӣ намоед.

- Ҳангоми харбузаро бо ангушт задан садои паст дорад.

- Думчаи харбузаи пухтагӣ хушкшудатар буда, қисми нўғи болои он тунуктар мешавад. Ҳар қадаре, ки пўсти харбуза тунук бошад, ҳамаи қадар он пухта расидааст.

ДАЛЕЛИ АҶИБ

ХАРБУЗАРО КӢ БА "СУД" ДОД?

Шоҳи Фаронса Генрих IV харбузаро ба суд дода буд. Ин аз он сабаб буд, ки шоҳ дар яке аз маърақаҳои харбузаро истеъмол намуда, дарунрав мешавад. Зеро ӯ аз хўрдани чунин меваи бихишӣ худдорӣ карда натавониста буд. Дар натиҷа харбузаро барои «таҳқиқ намудани меъдаи шоҳ» гунаҳгор ҳисобида, дар яке аз майдонҳои шаҳри Париж ба он "лағнат" хонданд.

С. МУРОДОВ

ДАВОИ САРАТОН ПАЙДО ШУД?

Олимони Амрико ва Ҷопон ба таълиқи ваксинаи ихтироӣ қардаанд, ки масъулияти баданро пурқувват намуда, барои аз байн бурдани варамҳои хатарноки саратонӣ мусоидат менамояд. Дар ин бора сомонии "Даракчӣ" иттилоъ медиҳад.

Бемории мазкурро то ин дам бо кимиотерапия, терапияи нур ва ҷарроҳӣ муолиҷа менамуданд, вале бо кашфи ваксинаи нав имконият пайдо мешавад, ки организми инсон мустақилона ба муқобили ин беморӣ мубориза бурда, варамҳои хатарноки саратонирро аз байн бибарад.

Таҳқиқгарон меғоянд, ки ваксинаи мазкур бо тамоми намудҳои бемории саратон мубориза бурда, таъсири хеле хуб мерасонад.

Доруи мазкур аллакай дар ҳайвонот озмуда шудааст. Дар натиҷаи озмоиш муайян шудааст, ки ваксинаи мазкур танҳо ба ҳуҷайраҳои "қотил" таъсир расонида, масъулияти баданро пурқувват месозад.

Айни ҳол ваксинаи нав дар беморони ихтиёрӣ озмуда хоҳад шуд ва агар ин даво натиҷаи хуб диҳад, ин дар тибби муосир инқилоби бузурге гашта, қутби навро дар табобати саратон боз мекунад.

МАРД БОШ, ЗАН!

Паёми Мохпайкар Ёрова ба бонувони тоҷик ва пешниҳод ба Кумитаи занону Вазорати фарҳанг



Таҳия шудани моноспектакли “Шаб танҳой” дар сахнаи Театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов дар иҷрои актрисаи бомаҳорат Мохпайкар Ёрова падидаи ҳаёти фарҳангии кишвар ба ҳисоб меравад, зеро ин намоиш ба бонувони тоҷик паёми муҳиме дорад...

Шаб танҳойи як зан

“Шаб танҳой” дар асл шаби танҳойи як зани хиёнатдида аст. Ӯ ханӯз дар камолу ҷамолу шукуфой қарор дорад, вале шавҳараш асири “гардандарози борикмиён”-и ҷавон шуда, ба думболи ӯ афтадааст. Ин рафтори шавҳар занро, ки ҳадаш актриса аст, ба шӯр меорад. “Мағз-мағзи устухонаш” месӯзад, дар мегирад. Дар ин як шаби танҳой зиндагӣ аз пеши чашмаш чун навори кино мегузарад. Ба ёд меорад ба дом афтадани худро. Шавҳар, ки аллакай хунарманди машҳур аст, бо бахонаи истеъдодашро сайқал додан ва аз ӯ ситораи хунаро сохтан ӯро ба дом меафтаонад.

Вале ин актриса шавҳарашро дӯст медорад. Ба ӯ содиқ аст, боре ҳам нисбаташ бевафой накардааст. Бинобар ин, хиёнати шавҳарро ҳамчун тахкир ба шаъну шарафаш, ба номушаш, ба шахсияташ қабул мекунад. Ӯ дардманд аст, гирифта аст, месӯзад...

Дар ин шаби танҳой аз сари ӯ дахҳо фикр мегузарад: маъшукаи шавҳарашро байни издиҳом шарманда кунанд, шавҳарашро беобрӯ созад, ошики ҷавон пайдо карда, кайфу сафо кунанд чӣ... ё бехтар аст, ҳадашро кунад?...

Вале бо вучуди ин, ӯ худро медорад. Шаънашро паст намезанад. Ба думболи ошики ҷавон намеравад, ҳадашро

ҳам қурбон намекунад. Балки ба хулоса меояд, ки шикаст нахӯрад ва ба ҳадаш мегӯяд: “Мард бош, бону! Санг бош, бону!...”, то қурбони манфиатҳо, дасисаҳо, хиёнатҳо... наштавӣ...

Бардошт аз намоиш

Ин намоиш ба калами драматургии тоҷик Ғаюр Ашӯр тааллуқ дорад. Хунаrpешаи халқии Тоҷикистон, Барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ Мирзаватан Мирров онро ба сахна гузоштааст. Шеваи басахнагузории “Шаб танҳой” хеле сода аст. Намоиш декоратсияи зиёд надорад. Як актриса, як курсӣ ва як пора остин намоишро ба вучуд овардаанд.

Актриса Мохпайкар Ёрова бошад, ин нақшо бо маҳорати баланд иҷро мекунад. Ӯ ҳолати руҳиву равонии як зани тахкиршударо хеле моҳирона ифода кардааст. Зани офаридаи Мохпайкар бо вучуди он ки дарун-дарун месӯзад, мубориз аст. Шикаст хӯрдан намеҳадад. Барои шаъну шараф ва эътибораш ғам меҳӯрад.

Ин намоиш 2 нуктаи ҷолиб дорад:

1. Ба бонувон паём дорад. Паёми намоиш ба бонувони азиятдида, таҳқиршуда, дар зери фишору озору азиятбуда он аст, ки дар зиндагӣ мубориз бошанд, қурбон наштаванд. Шаъну шараф ва номусу эътиборашонро зери по накунад, мард бошанд, санг бошанд, ғаюро ҷасур бошанд, руҳафтада наштаванд. Паёми ин намоиш дар охир хеле равшан инъикос шудааст.

2. Симои зани тоҷик дар намоиш хеле барҷаста нишон дода шудааст. Бо вучуди он, ки шавҳар ба ӯ хи

ёнат кардааст, то субҳ барои ӯ месӯзад, дуо мекунад, нафрат меҳонад, аз баҳраи мегузарад, вале вақте ба сари шавҳараш боло меояд ва ӯро қормандони пулис бурданӣ мешаванд, ба шӯр меояд, “шавҳари маро кучо мебаред?” гӯён, аз паси мошин меавад, то ӯро ҳалос кунанд. Ин қорро фақат зани сабури тоҷик карда метавонад.

“Шпаргалка” ба Кумитаи занон

Дар нахустнамоиши “Шаб танҳой” чехраҳои шинохтаи кишвар, махсусан, бонувони ғаёл ширкат доштанд. Пас аз намоиш бо чанде аз онҳо ҳамсухбат шудам. Ҳамагӣ ба хунари актриса Мохпайкар Ёрова қоиладанд ва пешниҳод мекарданд, ки ин намоиш ба занони кишвар ба таври васеъ нишон дода шавад.

Ҳуқуқшинос Ойниҳол Бобоназарова, ки солиёни зиёд боз мушқило-ти занони тоҷикро пайгирӣ мекунад, мегӯяд: “Оид ба муносибати оиладорӣ аз ВАО, мизҳои мудаввар, барномаҳои давлатӣ ва ғайриҳуқуқматӣ, таҳлилҳои қоршиносон ва ғайра огоҳем, аммо шумораи оилаҳо, ки проблема доранд, сол аз сол зиёд шуда истодаанд. Дар ин моноспектакл танҳо яке аз сабабҳои қоҳиш ёфтани фарҳанги оиладорӣ - хиёнати мард ва рашки зан ба намоиш гузошта шудааст. Ин намоиш бояд ба доираи васеъи занон нишон дода шавад. Зеро он руҳи шикастнапазирро талқин ва оилаи солимно тарғиб мекунад”.

Журналист Ҳуринисо Ализода низ бар он аст, ки моноспектакли “Шаб танҳой” дар саросари кишвар нишон дода шавад.

Аз ин гуфтаҳо, банда ба Кумитаи қор бо занон ва оилаи кишвар пешниҳод мекунам, ки сафари хунарии “Шаб танҳой”-ро ба шаҳру навоҳии кишвар ташкил кунанд. Қош ин намоиш дар ноҳияҳо нишон дода шавад, зеро мушқило-ти занон дар манотиқи кишвар бештар ба назар меҳасада.

Як пешниҳод ба Вазорати фарҳанг

Мохпайкар Ёрова аз зумраи хунармандони боистеъдоди тоҷик аст. Солиёни зиёдед, ки дар театру синамо хунарманомӣ мекунад ва ба қалби муҳлисон қайҳо ошён гузоштааст. Тарғибгари хунари асил, дилсӯзи театри миллий аст. Ғалат намекунам, агар бигӯям, ки дар байни актрисаҳо яке аз машҳуртаринҳост. Дар филмҳои хориҷӣ нақш офарида, хунари тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. Вале то имрӯз ягон унвони хунари надорад. Бо нақшҳои сершумораш дар театру кино ӯ собит кардааст, ки арзандаи унвони “Хунаrpешаи шоистаи Тоҷикистон” аст.

Ба маъмурияти Театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи М. Воҳидов ва Вазорати фарҳанги Тоҷикистон пешниҳод мекунам, ки Мохпайкар Ёроваро барои гирифтани унвоне, ки қайҳо ба он меарзад,

Тақвими ТОҶИКИСТОН

24-УМИ ИЮН

МАМАДАМОН АБДУЛЛОЕВ (1967), 55-солагии содрӯзи олими соҳаи техника. Ходими шоистаи илми Тоҷикистон.

АЛЕКСАНДР ОЛШАНИТСКИЙ (1937), 85-солагии содрӯзи олими соҳаи кишоварзӣ. Ходими шоистаи илми Тоҷикистон.

25-УМИ ИЮН

МИХАИЛ ДЮКОНОВ (1907-1954), 115-солагии содрӯзи доктори илмҳои таърих, профессор.

АБДУСАМАД ҒАФҒОРОВ (1947), 75-солагии содрӯзи доктори илми математика, профессор.

ХУДОЙ ШАРИФОВ (1937-2017), 85-солагии содрӯзи доктори илми филологӣ, профессор, Арбоби шоистаи илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

УСМОН ОЛИМ - шоир, адаби ваҳдатсаро, Қорманди шоистаи фарҳанги Ҷумҳури.

26-УМИ ИЮН

МИРҒАН ШАҲБОЗОВ (1952), 70-солагии содрӯзи доктори илмҳои математикаю механика, профессор, академик. Арбоби шоистаи илми ҷумҳури.

АБДУРАҲИМ ИСРОИЛОВ (1967), 50-солагии содрӯзи олими соҳаи иқтисод.

ОХУН САҒАРОВ (1937), 85-солагии содрӯзи Журналисти хизматнишондодаи Тоҷикистон.

27-УМИ ИЮН

ТАМАРА ХЕГАЙ (1932), 90-солагии содрӯзи олими соҳаи педагогика.

НИКОЛАЙ БОЛАКИН (1922), 100-солагии содрӯзи иштирокчи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ.

28-УМИ ИЮН

ҶУМЪАХОНИ АЛАМӢ (1962), 60-солагии содрӯзи доктори илми филологӣ, профессор.

РАӢНОӢ САҒАРЗОД (1942), 80-солагии содрӯзи шоир, барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Зӯфархон Ҷавҳарӣ.

АБДУРАУҒ ЮСУҒОВ (1967), 55-солагии содрӯзи олими соҳаи кишоварзӣ.

29-УМИ ИЮН

МУРОД БОЗОРОВ (1957), 65-солагии содрӯзи доктори илмҳои бойторӣ, профессор.

НОРБӢБӢ НЕӢМАТОВА (1947), 75-солагии содрӯзи олими соҳаи биология.

30-УМИ ИЮН

СОДИҚӢ ЗАВҚӢ (1967), 55-солагии содрӯзи нависанда, дорандаи медали «Шӯҷоат», интернатионалист.

НАСРИДДИН НУРИДДИНОВ (1952), 70-солагии содрӯзи актёр, Хунаrpешаи шоистаи Тоҷикистон.

ҲАЛИМАХОН СУЛАЙМОНОВА (1907-1993), 115-солагии содрӯзи пахтақор, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ.

Таҳияи С. ГУЛОВ, Н. БАҲРУЛЛО,
қормандони Китобхонаи
миллии Тоҷикистон

Шахсиятҳои таърихӣ, олимони варзида,
ходимони давлативу ҷамъиятӣ мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОҲ КУНЕД. **Тел: 221-00-84**

AFC-2022

24-уми июн дар Минтакаи марказӣ марҳилаи гуруҳии Чоми AFC-2022 оғоз мешавад, ки дар ин мусобиқаи аз ҷиҳати нуфуз дуҷуми Осиё дастаҳои КМВА (Душанбе) ва Хучанд (Хучанд) ширкат мекунанд.

Дар гуруҳи «Е» рақибони барандаи медали биринҷии чемпионати Тоҷикистон дастаи Клуби марказии варзиши артиши Душанбе дастаҳои «Суғдиёна» (Ўзбекистон), «Олтин Асир» (Туркменистон) ва «Нефтчӣ» (Қирғизистон) хоҳанд буд. Ҳамаи бозихо дар ин гуруҳ дар Варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешаванд.

КМВА ВА «ХУЧАНД»
МУСОБИҚАРО ОҶОЗ МЕКУНАНД

Дар гуруҳи «Е» рақибони барандаи медали биринҷии чемпионати Тоҷикистон дастаи Клуби марказии варзиши артиши Душанбе дастаҳои «Суғдиёна» (Ўзбекистон), «Олтин Асир» (Туркменистон) ва «Нефтчӣ» (Қирғизистон) хоҳанд буд. Ҳамаи бозихо дар ин гуруҳ дар Варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор мешаванд.

Гуруҳҳои ғолиб дар финали минтақавӣ волеҳӯранд, ки ғолиби он 100 ҳазор доллар мегирад.

Дар гуруҳи «Е» дар даври якум 24-уми июн «Суғдиёна» (Ўзбекистон) бо «Нефтчӣ» (Қирғизистон) ва «Олтин Асир» (Туркменистон) бо КМВА (Тоҷикистон), дар даври дуюм 27-уми июн «Нефтчӣ» бо «Олтин Асир», КМВА бо «Суғдиёна», дар даври 3-юм 30-юми июн «Суғдиёна» бо «Олтин Асир», КМВА бо «Нефтчӣ» бозӣ мекунанд.

Дар гуруҳи «F» дар даври якум 24-уми июн «Копетдоғ» (Туркменистон) бо «Хучанд» (Тоҷикистон), дар даври дуюм 27-уми июн «Дордой» бо «Копетдоғ», дар даври 3-юм 30-юми июн «Хучанд» бо «Дордой» волеҳӯранд.

«Персеполис»
шартномаашро
бо футболбозони
тоҷик қатъ
мекунад?

Дар хабар аст, ки клуби футболӣ эронӣ «Персеполис» шартномаашро бо футболбозони тоҷикистонӣ Ваҳдат Ҳаннонов ва Манучеҳр Сафаров қатъ мекунад. Дар ин бора вебгоҳи sports.tj хабар додааст.

Ба навиштаи ин вебгоҳ клуби эронӣ меҳодад, ки қарордодашро бо ин бозигарон пеш аз муҳлат қатъ кунад. Эҳтимол дорад, ки ин бозигарон бо даста мутобик нашудаанд ва наметавонанд дар ҳаёти он бозии мураббӣ меҳодад, ки ин бозигаронро ҷавоб диҳанд, - менависад ин манбаъ дар тақвият ба маълумоти расонаҳои эронӣ.

Гуфта мешавад, ки футболбозони тоҷик дар ҳаёти ин даста моҳе 110 ҳазор доллар муз мегирифтаанд. Дар ин бора радиои «Садои Хуросон» хабар додааст. Журналистон гуфтаанд, ки ин маблағ дар муқоиса ба музди дигар легионерҳо пули зиёде нест.

Футболбозони тоҷик дар аввали моҳи ноябри соли гузашта ба дастаи «Персеполис» гузашта буданд ва то соли 2024 шартнома доштанд.

Ваҳдат Ҳаннонов ва Манучеҳр Сафаров дар ҳаёти дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи гуруҳии Чоми Осиё-2023 дар гуруҳи F ҷойи аввалро гирифтанд ва соҳиби роҳат ба даври финали ин мусобиқа шуданд.

PRESSA.TJ
СОМОНАИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН
**ХАБАРҲОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАҶОН**

КУШТӢ

МЕДАЛИ НУҚРА ВА БИРИНҶИИ
ВАРЗИШГАРОНИ ТОҶИК АЗ БИШКЕК

19-уми июн дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон Чемпионати куштии Осиё миёни наврасон (U-17) ва ҷавонон (U-23) дар намуди юнонӣ-римӣ ва озод оғоз шуд, ки дар он намояндагони Тоҷикистон ширкат доранд алҳол ду медал ба даст оварданд.

Тоҷикистонро дар куштии юнонӣ-римӣ байни наврасони то 17-сола Нодир Турсунзода (55кг), Ҳусейн Ҳасанов (60кг), Суннат Абдуллоев (65кг), Ансор Раҳматзода (92кг), Акрами Ҷаҳонгир (110кг), байни ҷавонони то 23-сола Асламҷон Азизов (55кг), Ҳабибҷон Зухуров (77кг), дар куштии озод миёни наврасони то 17-сола Н. Раҳимзода (60кг), Муҳаммадфотех Олимов (65кг), Муҳаммадмин Абдуллоев (80кг), миёни ҷавонони то 23-сола Мустафо Аҳмадов (70кг), Саидҳасан Ашрафзода (74кг), Сомон Икромов (79кг), Файз Файззода (97кг) намояндагӣ мекунанд.

Варзишгари тоҷик Ҳусейн Ҳасанов дар рӯзи аввали рақобатҳо, дар вазни -60кг медали

биринҷӣ ба даст овард. Ҷамалӣ Миршарифов аз даври қоракфинал оғоз карда, аз намояндаи Эрон Абулфазл Миршарифов мағлуб шуд. Ҷамалӣ Миршарифов тасаллобахш бар варзишгари Корея Ҷанубӣ Ҷиук Сеомун ва дар қувваозмӯӣ барои ҷойи сеюм бар намояндаи Туркменистон Шатлик Юнусов ғолиб гардид.

Дар рӯзи дуюм миёни наврасон (U-17) дар рақбаи юнонӣ-римӣ варзишгари тоҷик Суннат Абдуллоев дар вазни -65кг ҷойи дуюмро сазовор шуд. Суннат дар даври интиҳобӣ бар варзишгари Ҷопон Какиру Сакай, дар қоракфинал бар намояндаи Туркменистон Какабай Какабаев, дар нимфинал бар варзишгари Корея Ҷанубӣ Тиёнг Квон ғолиб шуд, ба финал баромад, аммо дар даври ниҳой аз варзишгари мизбон Кутман Темирбеков мағлуб гардид, ҷойи дуюмро сазовор шуд.

Дар рӯзи аввал Нодир Турсунзода (55кг), Ансор Раҳматзода (92кг), Акрами Ҷаҳонгир (110кг) дар даври муқаддмотӣ аз ҳарифонашон шикаст хӯрданд.

ҶОМИ ТОҶИКИСТОН

ҚУРЪАКАШИИ ДАВРИ
ҲАШТЯКФИНАЛ БАРГУЗОР ШУД

17-уми июн дар шаҳри Душанбе маросими қуръакашии марҳилаи асосии Чоми футболӣ Тоҷикистон-2022 баргузор шуд.

Дар қуръакашии бозӣҳои даври ҳаштҷақфинали Чоми Тоҷикистон-2022, ки рӯзҳои 6-ум ва 7-уми август баргузор мешавад, намояндаи дастаҳои «Истиклол» (Душанбе), КМВА (Душанбе), «Динамо» (Душанбе), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзода), «Қўқош» (Рӯдакӣ), «Файзқанд» (Восеъ), «Моҳир» (Ёвон), «Равшан» (Қўлоб), «Ҳосилот» (Фархор), «Саройкамар» (Панҷ), «Хулбук» (Восеъ), «Хатлон» (Бохтар), «Равшан» (Зафаробод), «Эсхата» (Хучанд), «Истаравшан» (Истаравшан), «Хучанд» (Хучанд) ширкат карданд.

Мисли соли гузашта бозӣҳои даври ҳаштҷақфинал ва

қоракфинали Чоми Тоҷикистон аз як бозӣ ва нимфинал аз ду бозӣ (дар ҳона ва сафар) иборат мебошанд.

Бояд гуфт, ки барандаи Чоми Тоҷикистон-2022 ҳуқуқи муаррифии кишвари моро дар Чоми Конфедератсияи футболӣ Осиё-2023/2024 ба даст меорад. Агар чемпион ё барандаи медали нуқраи Чемпионати Тоҷикистон соҳиби Чоми кишвар шавад, пас барандаи медали биринҷии Лигаи олии Тоҷикистон дар мавсими оянда дар Чоми КФО ширкат хоҳад кард.

Дар ҳаштҷақфинал рӯзҳои 6 ва 7-уми август «Истиклол» бо «Моҳир», «Равшан» (Қўлоб) бо «Равшан» (Зафаробод), «Эсхата» бо «Ҳосилот», «Регар-ТадАЗ» бо КМВА, «Саройкамар» бо «Хулбук», «Хатлон» бо «Истаравшан», «Динамо» бо «Файзқанд», «Қўқош» бо «Хучанд» бозӣ мекунанд.

ҶУДО

ШИРКАТИ СЕ ПАҲЛАВОНИ ТОҶИК
ДАР ULAANBAATAR
GRAND SLAM-2022

Аз 24 то 26-уми июн мусобиқаи байналмиалии Ulaanbaatar Grand Slam-2022 сайри ҷаҳонии ҷудоро идома медиҳад. Ин мусобиқа аввалин мусобиқаи системаи интиҳобии Бозӣҳои олимпи Париз-2024 ба ҳисоб меравад.

Дар Ulaanbaatar Grand Slam-2022 иштироки 270 варзишгар (161 мард, 109 зан) аз 30 кишвар дар назар аст. Ҷумҳурии моро се нафар - Сомон Маҳмадбеков, Бехрӯз Ҷоҳазода (ҳарду дар вазни -73кг) ва Амирҷони Насимҷон (-90кг) намояндагӣ мекунанд.

Варзишгарони мо Сомон ва Бехрӯз рӯзи дуюми мусобиқа (25-уми июн), Амирҷони Насимҷон рӯзи сеюм (26-уми июн) ғолибон мегиранд.

Ба ғолибон дар баробари медал ҷоизапулӣ дар назар гирифта шудааст. Ғолиби ҳар вазн соҳиби 5000 евро, барандаи медали нуқра соҳиби 3000 евро ва барандаи медали биринҷӣ соҳиби 1500 евро мегирад.





Мушҳои баинсоф

Пирамарде хангоми ба деҳа рафтаниш як халта мавизи худро дар хонаи ҳамсоя, ки он ҷо чор нафар донишҷӯдухтар мезистанд, амонат мемонад. Донишҷӯён ҳар бегоҳ аз мавиз кам—кам меҳуранду дар таги халта каме мавиз боқӣ мемонад. Баъди як моҳ пирамард омада халтаи мавизашро суроғ мекунад. Духтарон халтаро бароварда меғунд:

-Бобочон, узри зиёд, хонаи мо муш пайдо кардааст.

Мӯйсафед даҳони халтаро кушода меғунд:

-Хайрият мушҳои боинсоф буданд, камак мавиз мондаанд...

Забони дигар

Писарчаи 5-сола ба гап-заниҳои додарчаи 2-солааш диққат дода меғунд:

- Оча, ҳамин додарам дар беморхона иваз нашуда бошад?

Модар мепурсад:

- Барои чӣ?

Писарча дар ҷавоб:

-Ба фикрам тоҷик нест, ба кадом як забони дигар гап мезанад.

Васият

Мӯйсафед баъди садама дар дами марг ба завҷааш васият мекунад:

-Занакчон, зиёд ғам махӯр, боз ба шавҳар мебарой, ҳамааш хуб мешавад...

Пиразан меғунд:

-Эҳ мардак, мани кампирро дигар кӣ мегирад? Агар ҳамин садамаи фалокат ақаллан 20 сол қабл рух меод, шанс доштам.

Санг

Марде ҳамроҳи писараш ба сари қабри хушдоманаш мераванд. Писарак мепурсад:

-Дада, барои чӣ дар қабри бибиам ин қадар санги қалон гузошта шудааст?

Падар дар ҷавоб:

-Барои он ки ба берун баромада натавонад, бачем.

Ҷабрида

Дар толори суд аз ҷабрида мепурсанд:

-Ҷабрида, шумо ҳамин нафарро, ки мошинатонро дуздидааст, шинохтед?

Ҷабрида дар ҷавоб:

-Рафик судя, баъд аз суҳанронии адвокати ин кас ман бо дилпурӣ гуфта наметавонам, ки мошин доштам ё не.

Конфет

Марде ба мағоза даромада, ба фурӯшанда меғунд:

-Духтарак, ба ман як куттӣ конфети нағз диҳед, вале қиммат набошад.

Фурӯшанда мепурсад:

-Шумо барои дӯстдоштаатон меҳаред?

Мард меғунд:


-Не, барои духтур.

Фурӯшанда ин дафъа меғунд:

-Барои миннатдорӣ ё барои никор?

Таҳияи

Нодира РАҶАБОВА



ПУРСЕД, ҶАВОБ МЕДИҲАНД!

ДАРОМАДИ ТОҶИКИСТОН АЗ
ФУРӯШИ БАРҚ АФЗОИШ ЁФТ

Кишвари моро дар телевизион пайваста содиркунандаи барқ дар минтақа муаррифӣ мекунад. Меҳостем донем, ки барқи Тоҷикистонро кӣ меҳарад? Ва мамлакат аз фурӯши барқ чӣ қадар фоида мегирад?

Саидмурод ШОЕВ,
ш. Кӯлоб

Воқеан, Тоҷикистон яке аз кишварҳои содиркунандаи барқ дар минтақа аст. Ахиран даромад аз фурӯши нерӯи барқ афзоиш ёфтааст. Афғонистон ва Ўзбекистон аз харидорони асосии нерӯи барқи кишвар ном бурда мешаванд.

Дар давоми панҷ моҳи соли ҷорӣ ба бучаи Тоҷикистон аз ҳисоби содироти нерӯи барқ беш аз 26 миллион доллар ворид шудааст. Дар ин бора дар маълумоти омори кишвар зикр шудааст.

Ҳамин тариқ, аз моҳи январ то майи соли 2022 ҷумҳурӣ ба кишварҳои дигар ба маблағи беш аз 24 миллион доллар нерӯи барқ фурӯхтааст.

Ин рақамҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 - 10% зиёдтар аст. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон тавзеҳ дод, ки аз аввали соли 2022 дар ҷумҳурӣ беш аз 8,4 миллиард кВт/соат нерӯи барқ тавлид шудааст. Ин назар ба соли гузашта 3,5 фоиз зиёд аст. Беш аз 7,6 миллиард киловатт-соати ин ҳаҷм ба ГЭС-ҳо рост меояд.

Дар навбати худ истгоҳҳои гармидиҳӣ 805 миллион киловатт-соат нерӯи барқ тавлид кардаанд. Дар ин нави истехсолот, ҳосилнокии нисбат ба ҳамин давраи соли 2021-ро 18,4% коҳиш ёфтааст.

Ахиран маълум шуд, ки Тоҷикистон содироти нерӯи барқи нерӯгоҳи "Роғун" ба Ўзбекистонро оғоз мекунад. Намояндагони ду давлат аллакай меморандуми дахлдор имзо кардаанд. Ҳоло Тоҷикистон бо ба қор андохтани агрегатҳои НОБ-и "Роғун" машғул аст. Садироти нерӯи барқ шартан аз тобиiston оғоз мешавад.

PRESSA.TJ

СОМОНАИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН

**ХАБАРҲОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАҲОН**

